

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

УДК: 338.2 (575.3)
ББК: 65.9 (2) 29 (2Т)
М - 36

МАҲМАДУЛЛОЕВ АҲМАДҶОН САИДҶОНОВИЧ

**ИНКИШОФИ ШАКЛҶОИ
ШАРИКӢИ СТРАТЕГӢ ДАР ШАРОӢТИ ҶАҶОНИШАВӢ
(дар мисоли баҳши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон)**

АВТОРЕФЕРАТИ

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи
илмии доктори фалсафа (Ph.D), доктор аз рӯи ихтисоси
6D050700 - Менечмент (6D050701 - Менечмент)**

ДУШАНБЕ - 2024

**Диссертатсия дар кафедраи менечмент ва маркетинги До-
нишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро гардидааст.**

Роҳбари илмӣ: **Ҳодиев Дадахон Абдуллоевич** - номзоди
илмҳои иқтисоди, дотсент

Муқарризони расмӣ: **Муқаддасзода Фирдавс Муқаддас** - докто-
ри илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи
идораи давлатӣ ва иқтисоди миллии Акаде-
мияи идоракунии давлатии назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муртазозода Ораз - номзоди илмҳои иқти-
содӣ, дотсент, сардори Раёсати тадқиқоти
масъалаҳои рушди соҳавии Маркази
тадқиқоти стратегии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муассисаи пешбар: **Институти иқтисодиёт ва демографияи
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон**

Ҳимояи кори диссертатсионӣ рӯзи “9” июли соли 2024, соати
9:00 дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-004 назди До-
нишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ
17) баргузор мегардад.

Бо матни диссертатсия ва автореферати он дар китобхонаи
илмӣ ва сомонаи расмӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(www.tnu.tj) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат « ____ » _____ соли 2024 фиристода шудааст.

Котиби илмӣ
Шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент



Шамсов И.С.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот бо он муайян мегардад, ки дар шароити муосир принципҳои асосии идоракунии ширкатҳои саноатӣ, бо назардошти тавсияи равандҳои ҷаҳонишавӣ ва пайдоиши шаклҳои нави шарикӣ стратегӣ, бо тағйироти амиқ фаро гирифта шудаанд. Дар охири асри XX иқтисоди ҷаҳонӣ шакли худро ба низоми ягонаи глобалӣ бадал карда, сохтори меҳвараш дақиқан ҷудошудаеро ба миён овард. Ҷаҳонишавӣ ақидаҳои гуногунро дар бораи шакли усулҳои идоракунии субъектҳои хоҷагидорӣ ба кулӣ тағйир дода, ба пайдоиши принципҳои нави таъмини рақобат бо назардошти рушди шарикӣ стратегӣ мусоидат намуд. Рушди ширкатҳои фаромилӣ дар кишварҳои мисли ИМА, Олмон, Ҷопон ва баъзе кишварҳои Аврупои Ғарбӣ нақши махсуси онҳоро дар рушди иқтисоди ҷаҳонӣ муайян намудааст. Муқаррар намудани омилҳо, тамоюлҳо ва дурнамои инкишофи низоми ягонаи ҷаҳонии иқтисодӣ, ҳам аз нуқтаи назари илмӣ ва ҳам аз нуқтаи назари амалӣ, қобили тавачҷуҳ буда, зарурати фаъолияти иқтисоди миллиро дар ин низом таъкид мекунад.

Дар шароити кунунӣ шаклҳои таъмини ҳамкориҳои самарабахши субъектҳои бозор аҳаммияти махсус пайдо мекунанд. Ҷаҳонишавӣ ва афзоиши рақобат дар бозор боиси ҷустуҷӯи усулҳои самараноки ба даст овардани самараи синергетикӣ бо истифода аз татбиқи принципҳои асосии шарикӣ стратегӣ гардид. Воқеан, шарикӣ стратегӣ шартӣ асосии ноил шудан ба параметрҳои рақобатпазирӣ дар бозорҳои хориҷӣ ва дохилӣ мегардад. Ин ҳолат омӯзиши мунтазами асосҳои назариявӣ ва методологии ташаккул ва рушди шаклҳои муқарраршудаи шарикӣ стратегиро ҳамчун муҳимтарин самти идоракунии самараноки системаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ талаб менамояд.

Натиҷаи асосии ҷаҳонишавӣ тақсимоли ҷаҳонии меҳнат, муҳочират ва тамаркузи сармоя, қувваи корӣ, захираҳои истеҳсолӣ дар миқёси тамоми дунё, стандартизатсиякунонии қонунгузорӣ, равандҳои иқтисодӣ ва технологӣ, инчунин, ба ҳам наздикшавӣ ва пайванди фарҳангии кишварҳои мухталиф мебошад. Ин раванди объективист, ки хислати системавӣ дошта, тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро фаро мегирад. Аз тарафи дигар, ин раванд – раванди ҳамгироии ширкатҳо дар асоси шарикӣ стратегӣ мебошад. Омилҳои асосии муваффақияти корхонаҳои саноатӣ дараҷаи иштироки онҳо дар муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ бо назардошти ташаккули ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо дигар ширкатҳо мебошад. Имрӯз шарикӣ стратегӣ байни ширкатҳои саноатӣ дар шаклҳои гуногун инкишоф ёфта, омӯзиши ин падида бо назардошти интиҳоби шакли муносиби идоракунии дар замони муайян ва дар мақоми муайян аз аҳаммияти хос бархӯрдор мебошад.

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (СМР-2030) ноил гардидан ба саноатикунони босуръати кишвар ба сифати яке аз ҳадафҳои асосӣ муайян шудааст. Қайд шудааст, ки имрӯз "...кишвар ба модели нави рушд ниёз дорад, ки он бояд дар ҷалби сармоягузориҳо ва, технологияҳои нав ба бахши воқеии иқтисодиёт (БВИ), сиёсати шуғли пурмаҳсул, низоми молиявии ташаккулдиҳандаи захираҳо ва муҳимтар

аз ин, ба фазои мусоиди сармоягузорӣ асос ёфта бошад. Маҳз ҳамин бахшҳо дар солҳои наздик сифати рушди минбаъда ва самтҳои ислоҳоти сохториро, ки ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи сарвати миллий иборат аз сармояи инсонӣ, табиӣ ва ҷисмонӣ, молиявӣ равона шудаанд, муайян мекунад. Модели нави рушд бояд афзоиши босуръати саноат, кишоварзӣ ва бахши молиявиро таъмин намуда, барои баромадан ба бозорҳои нави содиротӣ шароит фароҳам оварад, воридоти ғайрисамараноки истеъмолиро маҳдуд созад ва вобастагиро аз маблағҳои интиқолии муҳочирони меҳнатӣ коҳиш диҳад”¹. Дар ин шароит инкишофи шаклҳои нави шарикӣ стратегӣ байни корхонаҳои саноатӣ бо назардошти идоракунии самарабахши ин раванд хеле муҳим арзёбӣ мегардад.

Дарачаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаҳои шарикӣ стратегӣ ва раванди он дар соҳаҳои иқтисодиёт ҳамеша дар маркази диққати олимону иқтисодчиёни ватаниву хориҷӣ қарор дорад. Асосҳои методии омӯзиши масъалаҳои шарикӣ стратегӣ дар равия ва таълимоти классикӣ, неоклассикӣ ва назарияи иқтисодиёти институтсионалӣ тасвир ёфтааст. Аҳамиятнокии баланди назариявӣ, амалӣ ва идроки ҳалли проблемаҳои ташаккули стратегияи самараноки рушди корхонаҳои саноатӣ дар миқдори зиёди таҳқиқоти илмӣ дарҷ гардидаанд.

Масъалаҳои шарикӣ стратегӣ дар иқтисодиёти мамлакат ва минтақаҳои он дар қори муҳаққиқони ватанӣ, аз қабили А.А. Солиев, А.Қ. Комилов, Б.М. Джумаев, Г. Чурабоев, Г.Б. Бобосодиқова, Д.А. Ҳодиев, Д.Б. Қадирзода, Д.О. Қандиёрова, И.Р. Иброҳимзода, И.С. Шамсов, Қ.Қ. Давлатзода, Қ.Х. Хушахтзода, Л.Х. Саидмурадов, М.Т. Каримова, Н.К. Қаюмов, Н.М. Собирзода, Н.Д. Шерова, О. Муртазозода, Р.К. Раҷабов, Р.К. Раҳимов, С.Ҷ. Комилов, Т.Б. Ғаниев, Т.Д. Низимова, Т.Ҷ. Усмонова, Ф.А. Қодирзода, Ф.М. Муқаддасзода, Ф.С. Обидов, Ҳ.Р. Раҳимзода, Х.У. Умаров ва дигарон қисман таҳқиқ гардидаанд.

Дар ташаккул ва коркарди назарияи раванди ҷаҳонишавии иқтисодиёт саҳми як қатор олимони хориҷӣ низ бориз мебошад, аз қабили Е.Е. Смирнова, И. Валерстайн, Ю.В. Макогон, Г.П. Мартин, Ҷ. Стиглицс, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, И.А. Кузнесов, В.Р. Сиденко, А.С. Филипенко, М. Сузуки ва дигарон хизмат намудаанд.

Аммо барои таҳқиқи шарикӣ стратегияи корхонаҳои саноатии кишвар норасоӣҳои омӯзиши зерин бо чунин муаммоҳо мушоҳида мегарданд:

- таҳқиқоти назариявӣ методологияи шарикӣ стратегӣ дар шароити иқтисодиёти озод;
- ҷудокунии омилҳои асосӣ ва таъсири онҳо ба фаъолгардонии шарикӣ стратегияи ширкатҳои саноатӣ;
- омӯзиши ҷанбаҳои танзими давлатии шарикӣ стратегияи ширкатҳои саноатӣ.

¹ Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. – Душанбе, 2016. – №392. – С.72.

Умуман, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба ҳол масъалаи назариявӣ-методологии ташаккулёбии шарикии стратегӣ, бо назардошти принципҳои муносиб ба шароити ҷумҳурӣ, ба таври комил таҳқиқ нашудаанд. Ҳамаи ин мақсад ва масъалаи таҳқиқоти мазкур ва аҳаммиятнокии илмию амалии онро дар ҳалли масоили иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Алоқамандии мавзӯ ба барномаҳо (лоиҳаҳо) ё мавзӯҳои илмӣ. Зарурати густариши шарикии стратегӣ дар бахши саноат дар барномаҳои стратегии рушду инкишофи иқтисодиёти миллӣ, аз ҷумла Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030, барномаҳои давлатӣ ва стратегияи рушди соҳаҳои алоҳидаи саноат, аз ҷумла саноати сабук, саноати хӯрокворӣ, саноати вазнин, инкишофи корхонаҳои муштарақ, барномаи кластерикунони бахшҳои мухталифи иқтисодиёти миллӣ дар ҷардидааст. Мавзӯи кори диссертатсионӣ бо нақшаи корҳои илмию таҳқиқотии кафедраи менеҷмент ва маркетинги Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мувофиқат менамояд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ асосноккунии муқаррароти назариявии рушди шаклҳои шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ ва таҳияи пешниҳоду тавсияҳои амалӣ оид ба густариши шарикии стратегии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ мебошанд.

Вазифаҳои таҳқиқот. Дар мувофиқат бо мақсади гузошташуда вазифаҳои зерин муайян ва ҳал карда мешавад:

- омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ;
- омӯзиши принципҳо ва омилҳои асосии инкишофи шаклҳои шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ;
- арзёбии вазъият ва тамоюлҳои рушди шарикии стратегӣ дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳлили инкишофи шарикии стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои минтақа ҳамчун асоси ҳамкориҳои дуҷониба дар бахшҳои саноат;
- асоснокии самтҳои асосии рушди шаклҳои шарикии стратегии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳияи маҷмуи тадбирҳои, ки ба тавсеаи шарикии стратегии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ нигаронида шудаанд.

Объекти таҳқиқот механизмҳои густариши шаклҳои шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.

Предмети таҳқиқоти диссертатсиониро маҷмуи муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоие, ки дар раванди густариши шаклҳои шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд меоянд, ташкил медиҳанд.

Фарзияи таҳқиқот. Густариши шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар баҳши саноатии иқтисодиёти Тоҷикистон ба суръатбахшии саноатикунони кишвар, бо таваҷҷуҳ ба рушди корхонаҳои муштарақ, ташаккули кластерҳо ва ташкили корпоратсияҳои бузург, ба иштироки сармояи хориҷӣ ва ҷаҳол гардондани равандҳои сармоягузорӣ мусоидат хоҳад кард.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро асарҳои классикони илми иқтисод, асарҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ, ки масъалаҳои густариши шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатиро мавриди омӯзиш қарор додаанд, маълумотҳои институтҳои таҳқиқотӣ ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд.

Асосҳои методии таҳқиқотро принципҳо ва усулҳои такмили механизмҳои ҳавасмандкунӣ ва тавсияи шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатӣ дар иқтисоди хурди қушод ташкил медиҳанд. Методологияи таҳқиқот истифодаи равиши диалектикӣ ташаккул ва татбиқи сиёсати саноатӣ, усулҳои таҳлил ва синтез, индуксия ва дедуксия, моделсозии математикӣ, инчунин таҳлили стратегии рушди корхонаҳои саноатиро дар бар мегирад, ки дар асарҳои олимони ватанӣ хориҷӣ таҳия шудаанд.

Марҳилаи таҳқиқот. Давраи иҷрои кори диссертатсионӣ солҳои 2018-2024 -ро фаро мегирад.

Сарчашмаи маълумот. Ба сифати сарчашмаҳои асосии маълумот санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, маълумотҳои омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллӣ, тавсияҳои пажӯҳишгоҳҳои илмӣ, маводи назариявӣ ва таҷрибавӣ дар монографияҳои олимони ватанӣ хориҷӣ дарҷгардида, маводи конференсияҳо ва маҷаллаҳои илмӣ, маърузаҳо, маълумотҳои омории давлатҳои хориҷӣ, маводи бадаст овардашуда аз ҷониби муаллиф дар ҷараёни таҳқиқот, инчунин захираҳои интернетӣ ва ҳисобҳои шахсии муаллиф хизмат намудаанд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Таҳқиқоти илмӣ дар кафедраи менечмент ва маркетинги Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар давоми солҳои 2018-2024 таҳия гардидааст;

Навгонии илмӣ таҳқиқоти диссертатсия дар асосноккунии муқаррароти назариявии рушди шаклҳои шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатӣ ва таҳияи пешниҳоди тавсияҳои амалӣ оид ба густариши шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳулоса мешавад. Муқаррароти зерин аз хусусиятҳои навгонии илмӣ бархӯрдор мебошанд:

– асосҳои назариявӣ ва методии рушди шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ бо назардошти ба низом даровардани шаклҳо, самтҳо ва шаклҳои шарикӣ корхонаҳои истеҳсолӣ, таъминкунандагон, муассисаҳои тичоратӣ ва илмӣ, ки ҳадафи асосии онҳо ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва таъмини самараи синергетикӣ мебошад, муайян карда шудаанд, ки ба баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ дар муҳити до-

хилӣ ва берунӣ ва суръат бахшидан ба раванди саноатикунони иқтисодиёти миллӣ, дар заминаи фаълосозии равандҳои инвеститсионӣ ва инноватсионӣ, мусоидат мекунад;

- принципҳои асосӣ ва авомили муассир ба инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ дастабандӣ гардиданд, ки имкон доданд, меъёрҳо, нишонаҳо, омилҳо ва шароити густариши шарикӣ стратегӣ дар ҷаҳони муосир муайян карда шаванд. Таърифи муаллиф оид ба мафҳуми шарикӣ стратегӣ пешниҳод шудааст, ки онро ҳамчун муттаҳидшавии ду ё зиёда ташкилот дар асоси шартнома (созишнома) ё бо роҳи ташкили сохтори нави ташкилӣ бо назардошти ноил шудан ба параметрҳои ҳамкорӣ мутавозин ва муассир муайян менамояд, ки ба оптимизатсияи равандҳои ҳамгирӣ, баланд бардоштани рақобатпазирӣ, татбиқи самараноки иқтидори инноватсионӣ ва содиротӣ, бо нигоҳ доштани мустақилияти ҳуқуқӣ ва иқтисодии онҳо, нигаронида шудааст;

– ҳолати кунунӣ ва тамоюлҳои инкишофи шарикӣ стратегӣ дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил ва арзёбӣ гардид, ки имкон дод авомили муассир ба инкишофи бахши саноат, мушкilot ва монеаҳои рушди он, бо таваҷҷуҳ ба истифодаи ғайрисамараноки принципҳои асосии шарикӣ стратегӣ, ошкор карда шаванд. Моделсозии омилҳои муассир ба фазои касбу кор бо меҳварияти омили тағйирёбандаи «шарикӣ стратегӣ» дар асоси усули таҳлилий-омилӣ муҳосиба шудааст, ки рутбаҳои омилҳои таъсиррасонро ба шарикӣ стратегӣ дар муҳити фазои касбу кори кишвар инъикос менамояд;

– ба низом даровардани мушкilot/дастовардҳо ва дурнамо/оқибатҳои густариши шарикӣ стратегӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа ҳамчун заминаи ҳамкорӣ мутақобилан судманд, ки ба ташаккули шароити мусоид барои рушди шаклҳои гуногуни шарикӣ стратегӣ байни корхонаҳои саноатӣ мусоидат менамояд;

– мушкilot/комёбиҳо ва дурнамо/оқибатҳои густариши шарикӣ стратегӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа чун заминаи ҳамкорӣ доҷониба дастабандӣ шудаанд, ки ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоиди густариши шаклҳои мухталифи шарикӣ стратегӣ дар бахши саноат мусоидат менамоянд;

– самтҳои асосии таҳкими шарикӣ стратегӣ ширкатҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷуҳ ба коркард ва татбиқи стратегияи инкишофи минбаъдаи корхонаҳои муштарак дар заминаи татбиқи мутавозини маҷмуи чорабиниҳои рушду инкишофи муҳити ниҳодӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва фарҳангии фаъолияти онҳо пешниҳод гардидаанд, ки он имкон медиҳад, то ба фаъолияти сармоягузори онҳо дар татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ/воридвазнкунанда суръат бахшида шаванд;

– модели иқтисодию рӯзии ташаккули кластерҳо дар бахши саноат дар асоси рушди шарикӣ технологӣ байни корхонаҳо таҳия карда шудааст, ки он ҷиҳати расидан ба натоиҷи зерин мусоидат мекунад:

✓ фароҳам оварадани шароити мусоиди шарикии технологӣ ҳамчун асоси кластеризатсияи корхонаҳои саноатӣ;

✓ фаъолсозии равандҳои инвеститсионӣ ва инноватсионӣ дар самти истифодаи самараноки иқтидори табиӣ минтақаҳои кишвар дар шароити ташкили кластерҳо;

✓ ташаккули неруи кадрӣ дар баҳши саноатии иқтисодиёт, ки қобилияти идора кардани кластерҳоро доро мебошад.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

– механизми ташаккулёбӣ ва инкишофи шарикии стратегӣ чун алоқамандии аносири умдаи он (принсипҳои асосӣ, шаклҳо ва самтҳои ҳамкорӣ, усулҳои баҳамой) дар заминаи таъмини оқилонаи алоқамандии омилҳои институтсионалӣ ва инфрасохтори баҳамоеи шарикон дар баҳши саноат;

– принсипҳои асосии ташкил ва пешбурди шарикии стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва омезиши фарҳангҳои мухталиф, ки зарурати инкишофи фазои иттилоотиро бо таваҷҷуҳ ба густариши бемайлони иқтисодиёти рақамӣ ба миён меоварад ва аҳаммияти барқарор намудани робитаҳои мутақобилан судмандро байни ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ дар ростои таъмини рақобатпазирӣ ва эҷоди самараи синергетикӣ асоснок менамояд;

– модели баррасии омилҳои муассир бар густариши шарикии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар асоси усули таҳлили омилӣ муҳосиба шуда, дараҷаи таъсири омилҳои фазои касбу корро ба раванди густариши шарикии стратегӣ бо таваҷҷуҳ ба раддабандӣ намудани омилҳои хеле муассир ва камтаъсир нишон медиҳад;

– алгоритми коркард ва татбиқи стратегияи инкишофи корхонаҳои муштарак, ки пайдарпайии барномарезӣ ва дар амал татбиқ намудани сиёсати давлатро дар самти вусъат бахшидан ба фаъолияти корхонаҳои муштарак чун самти афзалиятноки шарикии стратегӣ бо таваҷҷуҳ ба ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 инъикос менамояд;

– маҷмуи пешниҳодҳо, ки ба кластерикунонии бахшҳои афзалиятноки саноати кишвар бо таваҷҷуҳ ба фаъол намудани сохторҳои илмиву таълимӣ дар самти густариши шарикии стратегӣ, равона карда шудаанд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳаммияти назариявӣ таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки натиҷаҳои бадастомада метавонанд назарияи менечменти корхонаҳои саноатиро дар шароити густариши равандҳои ҳамгирӣ бо ширкатҳои хориҷӣ ғанитар гардонанд. Натиҷаҳои таҳқиқотро метавон дар коркарди стратегияи давлатии рушди корхонаҳои саноатӣ, такмили низоми ниҳодҳои танзимкунандаи фаъолияти бурунмарзии корхонаҳои саноатӣ истифода бурд.

Ҳолатҳои асосноккардашуда ва хулосаҳо метавонанд дар фаъолияти қонунбарорӣ бо мақсади амалигардонии стратегияи дарозмуддати барномаҳои рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар густариши шарикии стратегии ширкатҳои саноатӣ самаранок истифода шаванд. Тавсияҳои методӣ ва амалии

дар диссертатсия асосёфта дар чараёни таълим ҳангоми гузаронидани машғулиятҳо дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мукамалгардонии курсҳои омӯзишии «Менеҷмент», «Менеҷменти стратегӣ» «Асосҳои бизнеси байналхалқӣ», «Фаъолияти иқтисодии берунмарзии корхонаҳо», «Иқтисодиёти саноат» ва ғ. истифода шудаанд.

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо гузаронидани таҷрибаҳо, дақиқии маълумот, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаи таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ асос меёбанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Навгонӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот ба Шиносномаи номгӯи ихтисосҳои ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи самти ихтисоси 6D050700 - Менеҷмент (6D050701 - Менеҷмент) иҷро гардида, бо бандҳои зерин мувофиқат менамояд: 10.4. Сиёсати давлатӣ, механизмҳо, методҳо ва технологияҳои таҳия ва татбиқи он. Стратегия ва тактика дар амалисозии сиёсати давлатӣ; 10.8. Идоракунии системаҳои иқтисодӣ, усул (принсипҳо), шаклҳо ва методҳои амалисозии он. Вобастагии идоракунии аз хислат ва ҳолати системаи иқтисодӣ. Идоракунии тағйирот дар системаҳои иқтисодӣ. Назария ва амалияи идоракунии сохторҳои интегратсионӣ ва равандҳои интегратсияи бизнес; 10.15. Менеҷменти стратегӣ, методҳо ва шаклҳои амалисозии он. Мухити дохилӣ ва берунии ташкилот. Раванд ва методҳои коркард ва татбиқи стратегия. Инкишофи шаклҳои стратегияи ҳамшарикӣ. Мухтаво ва методҳои назорати стратегӣ. Стратегияҳои корпоративӣ, муносибсозии андозаи ширкат ва ҳамгирии амудӣ, стратегияҳои гуногунсозӣ (диверсификатсия). Ташаккул ва идоракунии занҷираҳои офаридани арзиш. Рақобатпазирии бизнес. Ташкил ва ниғаҳдорӣ салоҳиятҳои калидӣ. Захираҳои стратегӣ ва қобилиятҳои ташкилоти ширкат; 10.16. Идоракунии ташкилот дар қаринаи бизнеси байналмилалӣ. Ташкил ва идоракунии ширкати байналмилалӣ. Бизнес-стратегияҳои байналмилалӣ. Паймонҳои байналмилалӣ ва шабакаҳои ширкатҳо. Якҷояшавӣ ва фурубарӣ дар бизнеси байналмилалӣ. 10.17. Идоракунии корпоративӣ. Шакл ва методҳои назорати корпоративӣ.

Саҳми шахсии довталаби дарачаи илмӣ дар таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсиониро довталаб мустақилона анҷом додааст. Муқаррароти барои ҳимоя пешниҳодшуда аз ҷониби муаллиф шахсан таҳия карда шудаанд. Муаллиф падидаи ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба шарикӣ иқтисодии корхонаҳоро таҳқиқ намуда, ҷанбаҳои назариявии рушди шаклҳои шарикӣ стратегиро баррасӣ намудааст, принсипҳо ва омилҳои асосии рушди шаклҳои шарикӣ стратегиро дар шароити ҷаҳонишавӣ ошкор ва дар ин самт омилҳои асосии рушди шарикӣ стратегиро муайян намудааст, тавсеаи шарикӣ стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақаро асоси ҳамкориҳои дучониба дар бахшҳои саноат арзёбӣ намуда, роҳҳои густариши шарикӣ стратегияи

корхонаҳои саноатиро дар шакли таъсис ва рушди муштараки корхонаҳои саноатӣ асоснок ва пешниҳод намудааст.

Тасвиби кори таҳқиқотӣ. Натиҷаҳои асосӣ ва муқаррароти кори диссертатсия дар конференсияҳои илмиву амалии байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва семинарҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни солҳои 2018-2024 муҳокима ва пешниҳод гардидаанд. Дар робита ба натиҷаҳои таҳқиқот ва татбиқи онҳо аз Вазорати саноат ва технологияи нав ва аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон санади татбиқ дарёфт шудааст.

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Вобаста ба маводҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ 15 мақолаи илмӣ интишор гардидааст, аз ҷумла 7 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва пешниҳодот, рӯйхати адабиёти истифодашуда аз 207 номгӯ иборат аст. Диссертатсия 200 саҳифаи матни компютериро дар бар гирифта, аз 34 ҷадвал, 9 расм иборат мебошад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)

Дар муқаддима мубрам будани мавзӯи диссертатсия асоснок гардида, сатҳи таҳқиқи қор, объект, мавзӯ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, асосҳои методологӣ, назариявӣ, заминаҳои меъёрӣ, навгониҳои илмӣ ва нуқтаҳои илмӣ ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии диссертатсия муайян карда шудааст, ҳамзамон, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот ва сохтори диссертатсия пешбинӣ гардидааст.

Дар боби якум - «**Ҷанбаҳои назариявӣю методологии инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ**», падидаи ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба шарикӣ иқтисодии корхонаҳо баррасӣ гардидааст, ҷанбаҳои назариявии инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ омӯхта шудаанд ва принсипҳои асосӣ ва авомили муассир ба инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ таҳқиқ гардидаанд.

Дар боби дуюм - «**Таҳлили ҳолати кунунӣ ва тамоюлҳои инкишофи шарикӣ стратегӣ дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон**», инкишофи ширкатҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити кунунӣ таҳлилу арзёбӣ гашта, густариши шарикӣ стратегӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа чун заминаи ҳамкориҳои дуҷониба дар бахшҳои саноат баррасӣ гардидааст ва омилҳои муассир бар густариши шарикӣ стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастабандӣ шудаанд.

Дар боби сеюм - «**Самтҳои асосии таҳкими шарикӣ стратегӣ ширкатҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**», стратегияи густариши шарикӣ стратегӣ ширкатҳои саноатӣ дар шакли бунёд ва инкишофи корхонаҳои муштарак баррасӣ гардида, шарикӣ стратегӣ ширкатҳои саноатӣ дар заминаи бунёди кластерҳои минтақавӣ бо тавачҷуҳ ба густариши шарикӣҳои технологияи онҳо таҳқиқ карда шудааст.

Дар хулоса ва пешниҳодҳо натиҷаҳои асосии таҳқиқоти кори илмӣ чамбаст гардидаанд.

Дар шароити муосир яке аз омилҳои асосии таъмини рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ мизони боз будан ва ҳамкориҳои самарабахши онҳо бо ширкатҳои байналмилалӣ мебошад. Ҳамкориҳои корхонаҳои саноатӣ бо субъектҳои гуногуни хоҷагидорӣ, чи дар бозорҳои ҳориҷӣ ва чи дар бозорҳои дохилӣ, омили муҳимми таъмини бартарияти рақобатии онҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ мегардад. Ҳолати мазкур мунтазам омӯхтани усулҳо ва шаклҳои идоракунии корхонаҳои саноатиро бо назардошти вусъат бахшидан ба шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар асоси такмили низомҳои идоракунии фаъолияти иқтисодӣ беруна тақозо менамояд. Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки ҷаҳонишавии иқтисодиёт боиси ба ҳам наздик шудани субъектҳои хоҷагидорӣ дар шакли густариши шарикӣ стратегӣ онҳо гардидааст. Дар воқеъ, ҷаҳонишавӣ ҳамчун омили сабабу оқибати тавсияи шарикӣ стратегӣ байни субъектҳои хоҷагидор, новобаста ба ҷойгиршавии ҷуғрофӣ ва мансубияти соҳавӣ онҳо, баромад мекунад. Дар робита ба ин, фаҳмиши нави назариявии падидаи ҷаҳонишавӣ дар ҳошияи густариши шарикӣ стратегӣ корхонаҳои саноатӣ ҳамчун роҳи ҷалби онҳо ба муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ ва таъмини рақобатпазириашон бо назардошти ҷалби сармоягузориҳо ва навоарӣ, аҳаммияти махсус пайдо менамояд.

Дар баробари ин, интихоби дастгоҳи методии мувофиқ ҷиҳати оптимизатсияи идоракунии корхонаҳои саноатӣ дар заминаи густариши равандҳои ҳамгирӣ хеле муҳим арзёбӣ гашта, метавонад ҷиҳати таъмини ҳамкориҳои уфуқӣ ва амудии бисёрсоҳавӣ бо таъминкунандагон, ширкатҳои нақлиётӣ, логистикӣ, тақсимкунандагон, рақибон, ҷонибҳои манфиатдор ва дигар субъектҳои бозор заминаи мусоид фароҳам оварад.

Бо баррасии муҳтавои таҳқиқоти олимон дар ин самт метавон ба хулосае омад, ки дар шароити муосир рақобати байни кишварҳо ба таври назаррас шиддат ёфта, равандҳои тақсимои байналхалқӣ меҳнат бо назардошти шарикӣ технологияи субъектҳо густариш пайдо намуда истодааст. Дар баробари ин, нақши давлат ҳамчун ҳалқаи асосии пайвандгари муносибатҳои байналмилалӣ суғурта гардид. Ширкатҳои бузурге ба вучуд омаданд, ки метавонанд ба рушди тамоюлҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва этномаданӣ ҷиҳати наздикшавии низомҳои иқтисодӣ таъсир расонанд. Дар баробари ин, ширкатҳои трансмиллӣ ба низоми махсуси рушди шарикӣ стратегӣ байни субъектҳои гуногуни муносибатҳои иқтисодӣ табдил ёфтанд.


Дар натиҷаи вусъат гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ, аз қабилӣ рушди технологияҳои иттилоотӣ, логистика, долонҳои нақлиётӣ, фаъолгардонии равандҳои сармоягузорӣ, роҳандозии шарикӣ стратегӣ ва ғайра, як қатор тағйиротҳои мусбате ба вучуд омаданд, ки муҳимтаринашон паст шудани нархҳо, дастрасии умумӣ ба молу хадомат аз нуқтаҳои мухталифи ҷаҳон, бунёди роҳу воситаҳои гуногуни пардохт ва амсоли он мебошад. Ба

шарофати ҷаҳонишавӣ ширкатҳо тавонистанд моли хидматҳои худро дар ҷои лозима ва дар вақти лозима пешниҳод кунанд. Албатта, муҳимтарин бартарии раванди ҷаҳоншавии иқтисодӣ дар иштироки озоди ҳамаи кишварҳо дар савдои ҷаҳонӣ ифода меёбад, ки ин ба тавсеаи шарикӣ стратегӣ байни субъектҳои хоҷагидор мусоидат мекунад.

Дар диссертатсия қайд шудааст, ки ҷаҳонишавӣ ва шарикӣ стратегӣ бо ҳам алоқаманданд ва тамоюли мутаносиби рушд доранд. Дар баробари амиқтар шудани ҷаҳонишавӣ, шаклҳои шарикӣ стратегӣ васеъ мешаванд. Дар айни замон, рушди босуръати технологияҳои рақамӣ шаклҳои нави шарикӣ стратегиро, ки ба ҳамкориҳои шабакавии байни субъектҳо асос ёфтааст, ба миён овардааст. Ҳамзамон, пайдоиши шаклҳои нави шарикӣ стратегӣ ба зарурати ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ, ки ба дарёфти бартариҳои рақобатӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии ҳам созмонҳои алоҳида ва ҳам иқтисодиёт нигаронида шудаанд, вобаста аст.

Дар диссертатсия принципҳои ва омилҳои асосии рушди шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ дастабандӣ гардиданд, ки он имкон медиҳад, то меъёрҳо, нишондиҳандаҳо, омилҳо ва шароити густариши шарикӣ стратегӣ дар шароити муосир муайян карда шаванд. Ҳамзамон, дар шароити кишварҳои рӯ ба тараққи шарикӣ стратегӣ байни ширкатҳои саноатӣ асосан дар шакли корхонаҳои муштарак, инчунин ташаккули кластерҳои инкишоф меёбад. Шартҳои асосии рушди шарикӣ стратегӣ дар кишварҳои рӯ ба инкишоф тадбирҳои оид ба фароҳам овардани муҳити озоди рақобат, ташаккул ва татбиқи сиёсати самараноки инноватсионӣ ва сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад, ки он ба рушди шаклҳои самарабахши шарикӣ стратегӣ, аз қабилҳои синдикатҳо, консорсиумҳо, конгломератҳо, иттиҳодияҳо ва ғайра мусоидат мекунад. Дар баробари ин, муҳимтарин вазифаи идоракунии корхонаҳои саноатӣ таъсиси низоми чандири воқуниш ба мушкилоти муҳити беруна, бо назардошти ба даст овардани самараи синергетикӣ аз равандҳои ҳамкорӣ бо шарикон, мебошад. Механизми идоракунии ин равандро ба таври зерин ифода кардан мумкин аст (расми 1).

Дар диссертатсия қайд шудааст, ки ҳама шаклҳои шарикӣ стратегӣ аз нигоҳи фароҳам овардани шароити беҳтарини ҳамкорӣҳои мутақобилан судманди ҷонибҳо дар ҷаҳорҷӯби сохторҳои муттаҳидшуда бартарӣ ва нуқсонҳои худро доранд. Бартарии мутлақи шарикӣ стратегӣ эҷоди таъсири синергетикӣ аз ҳамкориҳои ду ҷиҳат тарафҳо мебошад. Зиёда аз он, дар ҳолатҳои мушаххас миқёс ва оқибатҳои бартарият ва камбудии шаклҳои алоҳидаи шарикӣ мутафовитанд. Вобаста ба ин, зарурати таснифи шарикӣ стратегӣ бо назардошти хусусиятҳои инфиродӣ ба миён омадааст, ки ба рушди ҳамкорӣҳои мутақобилан судманд дар шароити мушаххас мусоидат мекунад. Дар баробари ин, намудҳои маъмултари шарикӣ стратегиро метавон аз рӯи заминаҳои наздикии ҷуғрофӣ, мансубияти соҳавӣ ва алоқамандии технологӣ мушоҳида намуд.



Расми 1. Механизми ташаккулёбӣ ва инкишофи шарикии стратегӣ

Дар кор ба вижагиҳои самтҳои амудӣ ва уфуқи рушди шарикӣ стратегӣ таваҷҷуҳи хосса дода шудааст. Ҳамзамон, зикр мегардад, ки ин ду самти шарикӣ стратегӣ ба ҳам зич алоқаманданд ва омезиши оптималии онҳо самаранокии лоиҳаҳои ҷориро дар доираи ташаккули сохторҳои муттаҳидшуда муайян мекунад. Ҷанбаи дигари муҳимми омӯзиши шарикӣ стратегӣ шакли зуҳури он дар шакли иттиҳодияҳои илмӣ, иҷтимоӣ, таълимӣ, сармоягузорӣ ва экологӣ мебошад, ки хусусияти истифодаи сармояи муштаракро тавсиф мекунад (расми 2).



Расми 2. Ҷойгоҳи шарикӣ стратегӣ дар низоми муносибатҳои байнифирмавӣ

Ҳамин тариқ, шарикӣ стратегӣ чун раванди табиӣ таҳаввулотӣ ҳамкориҳои иқтисодии субъектҳои хоҷагидорӣ таъриф карда мешавад. Дар баробари мураккаб шудани ҳамкориҳои субъектҳои хоҷагидорӣ шакли усулҳои шарикӣ стратегӣ дар асоси рушди равандҳои ҳамгирӣ такмил меёбанд. Шарикӣ

стратегӣ ба принципҳои муайяне асос ёфтааст, ки он ба баробарӣ, шаффофият, ошкорбаёнӣ ва шарикӣ мутақобилан судманди тарафайн асос ёфтааст. Ин принципҳо ба ҳама намудҳои шарикӣ стратегӣ хос мебошад.

Дар диссертатсия афзудани нақши заминаҳои муайяни рушди шарикӣ стратегӣ байни ширкатҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам дар сатҳи иқтисоди миллӣ ва ҳам дар сатҳи ҳамкорӣ онҳо бо корхонаҳои саноатии кишварҳои дигар, қайд карда мешавад. Зарурати амалӣ гардондани мақсадҳои стратегӣ рушди кишвар боиси андешидани тадбирҳои қатъие гардид, ки ба саноатикунони иқтисоди миллӣ нигаронида шудаанд. Дарвоқеъ, таъмини амнияти иқтисодии Тоҷикистон ҳоло бештар бо ҳалли масъалаҳои саноатикунони босуръати кишвар алоқаманд аст, ки он аз тавсеаи шарикӣ стратегӣ дар бахши саноати иқтисоди миллӣ зич вобаста мебошад.

Таҳлилҳо нишон доданд, ки соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир тамоюли мусбати рушд дорад. Дар зарфи 8 соли охир шумораи корхонаҳои саноатӣ 492 адад ва ё 121,2% афзоиш ёфтааст. Ин дар ҳолат, ки ин давра ба давраи бӯҳронҳои иқтисодӣ молиявӣ ва вазъияти ноороми Шарқи Наздик, инчунин татбиқи таҳримҳои иқтисодӣ алайҳи яке аз шарикони стратегӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон - Федератсияи Россия рост меояд.

Ҷадвали 1.

ДИНАМИКАИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИЕ, КИ РУШДИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОНРО ТАВСИФ МЕКУНАНД

| № | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 / 2015 (% / мар.) |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| I | 2310 | 2043 | 1999 | 2161 | 2164 | 2283 | 2397 | 2802 | 121,2 |
| II | 16770 | 19650 | 23835 | 26362 | 29543 | 32143 | 38829 | 43025 | 2,5 |
| III | 81,2 | 80,9 | 86,8 | 85,6 | 84,2 | 84,3 | 85,3 | 86,3 | 106 |
| IV | 67,0 | 65,9 | 73,8 | 72,1 | 73,2 | 67,7 | 68,3 | 71,2 | 106 |
| V | 111,3 | 116,0 | 121,3 | 110,6 | 113,2 | 108,8 | 120,8 | 109,7 | -1,6 |

Эзоҳ: **I** - шумораи корхонаҳои саноатӣ, воҳид; **II** - ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ бо нарҳҳои с. 2022, млн. сомонӣ; **III** - шумораи миёнаи солонаи кормандони саноатӣ истеҳсолӣ, ҳазор нафар; **IV** - аз он коргарон, ҳазор нафар; **V** - шохисҳои истеҳсолоти саноатӣ ба ҳисоби фоиз нисбат ба соли гузашта.

Мухосибии муаллиф дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон //Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҚТ, 2023. – С. 9.

Таҳлил нишон дод, ки шохиси маҳсулоти саноатӣ назар ба солҳои гузашта мунтазам меафзояд. Дар давраи ҳисоботӣ шумораи миёнасолонаи коркунони саноат ва шумораи коргарони асосӣ 106% баробар афзудааст. Бо ибораи дигар гуем, корхонаҳо аз ҳисоби чорӣ намудани технологияи ҳозиразамон шумораи коркунони маъмуриро ихтисор кардаанд, ки ин ба баланд шудани самараи истеҳсолот мусоидат мекунад.

Динамикаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бошад, дар соҳаҳои асосии саноат дар давраи ҳисоботӣ бо суръати тез инкишоф ёфтааст (ҷадвали 2).

Чадвали 2.

**ДИНАМИКАИ ҲАҚМИ
МАҲСУЛОТИ САНОАТӢ АЗ РӯИ СОҲАҶОИ АСОСИИ САНОАТ**

млн. сомони

| № | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 / 2015 (% / мар.) |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------|
| I | 3482 | 3690 | 4304 | 4900 | 5399 | 7089 | 7608 | 10383 | 2,9 |
| II | 1292 | 1520 | 2354 | 2479 | 2636 | 2870 | 4096 | 4720 | 3,6 |
| III | 41 | 49 | 57 | 63 | 71 | 91 | 120 | 137 | 3,3 |
| IV | 77 | 103 | 119 | 138 | 148 | 142 | 125 | 147 | 190 |
| V | 143 | 115 | 142 | 241 | 260 | 182 | 210 | 272 | 190 |
| VI | 52 | 62 | 79 | 105 | 127 | 87 | 123 | 77 | 148 |
| VII | 86 | 95 | 107 | 147 | 154 | 182 | 268 | 439 | 5,1 |
| VIII | 61 | 86 | 157 | 200 | 265 | 291 | 390 | 524 | 8,6 |
| IX | 1201 | 1655 | 2091 | 2298 | 2593 | 2713 | 2856 | 2924 | 2,4 |
| X | 1450 | 1850 | 2187 | 2708 | 3874 | 4978 | 5967 | 6093 | 4,2 |
| XI | 93 | 114 | 142 | 203 | 308 | 291 | 392 | 588 | 6,3 |
| XII | 28 | 30 | 37 | 38 | 117 | 138 | 158 | 193 | 6,9 |
| XIII | 2549 | 2718 | 3729 | 5688 | 6808 | 7527 | 8107 | 7622 | 2,9 |

Эзоҳ: **I.** истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ аз он нӯшокиҳо ва тамоку; **II.** истеҳсоли нассочӣ ва дузандагӣ; **III.** истеҳсоли чарм, маснуот аз чарм ва истеҳсоли пойафзол; **IV.** коркарди чӯбу тахта ва истеҳсолоти маснуот аз чӯб; **V.** истеҳсоли селулозаю қоғаз, фаъолияти табу нашр; **VI.** истеҳсоли маҳсулоти нафт; **VII.** истеҳсоли кимиёвӣ; **VIII.** истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ; **IX.** истеҳсоли ҳар гуна маҳсулоти ғайрифилезии маъданӣ; **X.** истеҳсоли металлургӣ ва истеҳсоли маснуоти тайёри филезӣ; **XI.** мошин-созӣ; **XII.** ҳар гуна соҳаҳои саноат; **XIII.** истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, об, газ ва гармӣ.

Сарчашма: Чадвал дар асоси маълумоти омили Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҶТ, 2022, 2023. – С. 14-15. аз ҷониби муаллиф таҳия гардидааст.

Афзоиши назаррас дар истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ мушоҳида мешавад (8,6 баробар ва бештар), ки бо рушди ҳамкориҳои стратегии корхонаҳои саноатӣ ва ширкатҳои чинӣ алоқаманд аст. Дар байни нишондиҳандаҳои, ки дар ҷадвали 2 оварда шудаанд, танҳо дар як маврид (истеҳсоли маҳсулоти нафту кимиё) афзоиши нокифоя ва тамоюли ноустувори ҳаҷми истеҳсолот мушоҳида карда мешавад. Мутаассифона, як қатор созишномаҳои байнидавлатӣ, ки хусусияти шарикӣ стратегӣ доранд ва ба гузаронидани корҳои иқтисофии геологӣ бо мақсади ҷустуҷӯи конҳои нафту газ ва коркарди минбаъдаи онҳо нигаронида шудаанд, пурра иҷро нашудаанд, ки ин аз осебпазирии принципҳои асосии рушди шарикӣ стратегӣ дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, гувоҳӣ медиҳад.

Дар давраи аз соли 2015 то соли 2022 ҳиссаи арзиши иловагии саноат дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ аз 15,1% то 17,0% афзудааст. Дар байни солҳои 2015 ва 2021 (23%) афзоиши нисбатан босуръат мушоҳида мешавад. Шумораи коргарон дар ҳамаи соҳаҳои саноат 106% баробар зиёд гардид. Истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ 6 баробар, истеҳсоли чарм, маснуот аз чарм 2,5 маротиба, истихроҷи масолеҳи ғайриэнергетикӣ 2 баробар, ҳар гуна соҳаҳои саноат 2,2 маротиба мушоҳида мешавад. Бешубҳа, ин самарани мусбаъти натиҷаи созишномаҳои байнидавлатӣ дар бораи барқарор кардани шарикӣ стратегӣ бо кишварҳои, чун Чин, Россия, Қазоқистон, Туркия, Эрон, Ўзбекистон ва ғайра мебошад.

Шоҳиси ҳосилнокии меҳнат дар соҳаҳои саноат аз соли 2016 то 2022 58,9% афзудааст (ҷадвали 3). Аммо ин тамоюл дар солҳои гуногун бо мизони гуногун зоҳир шуд.

Ҷадвали 3.

ШОҲИСИ САМАРАНОКИИ МЕҲНАТ ДАР СОҲАИ САНОАТ

| Солҳо | БА ҲИСОБИ ФОИЗ НИСБАТ БА СОЛҲОИ ГУЗАШТА (%) | | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2016 | 100 | 98,1 | 914,5 | 84,7 | 80,1 | 64,5 | 58,9 |
| 2017 | 101,9 | 100 | 93,2 | 86,3 | 81,6 | 65,7 | 59,9 |
| 2018 | 109,3 | 107,3 | 100 | 92,6 | 87,6 | 70,4 | 64,3 |
| 2019 | 118,0 | 115,9 | 108,0 | 100 | 94,6 | 76,1 | 69,4 |
| 2020 | 124,7 | 122,5 | 114,2 | 105,7 | 100 | 80,5 | 73,4 |
| 2021 | 155,0 | 152,3 | 142,0 | 131,4 | 124,3 | 100 | 91,2 |
| 2022 | 169,9 | 166,9 | 155,6 | 144,0 | 136,2 | 109,6 | 100 |

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси маълумоти омили Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҶТ, 2023. – С. 20.

Чунин сатҳи нобаробари рушд аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ба корхонаҳои саноати омилҳои муҳити беруна саҳт таъсир мерасонанд, зеро каме тағйирёбии муҳити беруна ба суръат ва динамикаи нишондиҳандаҳои рушди саноат таъсири амиқ дорад. Рушди равандҳои ҳамгирӣ ҳамчун самти афзалиятноки

шарикии стратегӣ дар бахши саноат метавонад таъсири омилҳои берунаро ба таври назаррас коҳиш диҳад ва рушди устувори шохиси ҳосилнокии меҳнатро таъмин намояд.

Ин дар ҳолат, ки тамоюли мусбати афзоиши шумораи корхонаҳои саноатӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва бахшҳои мухталифи он дар соли 2022 (ҷадвали 4) имкони густариши шарикии стратегии корхонаҳои саноатиро фароҳам овардааст. Ҳамаи ин ба зарурати ташаккули муҳити институтсионалии рушди шарикии стратегӣ дар бахши саноати иқтисодии миллии таъкид мекунад.

Ҷадвали 4.

ШУМОРАИ КОРҲОНАҲОИ САНОАТӢ ВА ҲАҶМИ МАҲСУЛОТ АЗ РӯИ СОҲАҲОИ САНОАТ ДАР СОЛИ 2022

| | Шумораи корхонаҳо, воҳид | | Ҳаҷми маҳсулот, млн. сомонӣ | |
|------------|--------------------------|------|-----------------------------|-------|
| | А | Б | А | Б |
| I | 2802 | 2318 | 43025 | 43025 |
| II | 303 | 291 | 8906 | 8906 |
| III | 2318 | 1927 | 43025 | 26497 |
| IV | 181 | 179 | 7622 | 7622 |

Эзоҳ: А - Ҳамагӣ бо саноати сектори ғайридавлатӣ; Б - Аз он ҷумла, дар баланси мустақил қарор доранд; I - Тамоми саноат; II - Саноати истихроҷи маъдан; III - саноати коркард; IV - Истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва об.

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси маълумоти омили Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҚТ, 2023. – С. 14-15.

Дар диссертатсия зарурати густариши ҳамкориҳои иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар кишварҳои минтақа, инчунин бо кишварҳои дорой нуфузи қавии иқтисодӣ махсус қайд шудааст (ҷадвали 5). Дар соли 2023 дар содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон Қазоқистон дар ҷои аввал (22,6%), Чин дар ҷои дуюм (17,2%) ва Туркия дар ҷои сеум (8,4%) қарор доранд. Таҳлил нишон дод, ки айни ҳол манофеи миллии Тоҷикистон дар муҳити беруна асосан тавассути сиёсати «дарҳои боз» амалӣ мешавад. Он доираи шарикони Тоҷикистонро васеъ намуда, барои таъмини иштироки васеи кишвари мо дар фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ заминаи мусоид фароҳам овард. Дар соҳтори воридоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷои аввал Русия (30,7%), дар ҷои дувум Қазоқистон (18,5%) ва дар ҷои сеум Чин (16,3%), қарор доранд. Маҳз ҳамин кишварҳо шарикони стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақа маҳсуб мешаванд. Агар амиқтар таҳлил кунем, бо назардошти як қатор омилҳои муҳимтарин шарикони стратегии Тоҷикистон кишвари Узбекистон буда, иқтидори ҳамкориҳои бо он, бахусус дар соҳаҳои мухталифи саноат, аз ҳама бештар аст.

**ҲИССАИ КИШВАРҲОИ ШАРИК ДАР СОҲТОРИ САВДОИ
ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 2017-2022**

| Кишварҳои шарик | № | млн. долл. ИМА | | | | | | % | | | | | | Ҷой | | | | | |
|-----------------|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Қазоқистон | I | 324,3 | 299,9 | 218,2 | 152,2 | 360,1 | 483,9 | 27,1 | 27,94 | 18,57 | 10,8 | 16,8 | 22,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | II | 514,6 | 536,6 | 739,3 | 757,5 | 818,5 | 957,3 | 18,5 | 17,03 | 22,07 | 24,0 | 19,4 | 18,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Чин | I | 35,4 | 57,1 | 55,5 | 34,4 | 159,6 | 368,3 | 8,3 | 5,32 | 4,72 | 2,4 | 7,4 | 17,2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| | II | 556,3 | 594,1 | 605,5 | 438,4 | 679,7 | 841,7 | 20,0 | 18,85 | 13,9 | 18,07 | 16,1 | 16,3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Туркия | I | 233,2 | 276,5 | 233,8 | 203,0 | 232,2 | 179,6 | 19,5 | 25,76 | 19,90 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | II | 105,4 | 124,9 | 143,5 | 119,6 | 158,3 | 171,6 | 3,8 | 3,96 | 4,28 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ўзбекистон | I | 57,1 | 155,3 | 172,0 | 83,5 | 129,6 | 178,3 | 4,8 | 14,47 | 14,64 | 5,9 | 6,0 | 8,3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | II | 69,3 | 133,2 | 190,2 | 250,2 | 318,2 | 377,0 | 2,5 | 4,23 | 5,67 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Эрон | I | 30,4 | 35,2 | 18,1 | 9,4 | 38,9 | 114,4 | 2,5 | 3,28 | 1,54 | 0,7 | 1,8 | 5,3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 |
| | II | 61,4 | 62,1 | 46,2 | 48,3 | 82,0 | 123,8 | 2,2 | 1,97 | 1,37 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Россия | I | 32,1 | 55,2 | 44,3 | 41,0 | 72,5 | 88,2 | 2,7 | 5,14 | 3,77 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| | II | 903,8 | 967,9 | 1009 | 932,6 | 1280 | 1585 | 32,6 | 30,72 | 30,13 | 29,6 | 30,4 | 30,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Италия | I | 16,0 | 16,1 | 11,0 | 15,4 | 10,6 | 15,0 | 1,3 | 1,50 | 0,93 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 14 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| | II | 17,8 | 36,0 | 34,5 | 22,8 | 22,4 | 27,9 | 0,6 | 1,4 | 1,03 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | - | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 |
| Покистон | I | 16,7 | 10,1 | 10,4 | 14,2 | 15,2 | 3,1 | 1,4 | 0,94 | 0,88 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 |
| | II | 24,6 | 52,4 | 45,9 | 11,5 | 17,1 | 19,4 | 0,9 | 1,66 | 1,37 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 13 | 9 | 9 | 14 | 10 | 13 |
| Қирғизистон | I | 10,9 | 14,1 | 11,4 | 9,6 | 5,3 | 1,2 | 0,9 | 1,31 | 0,97 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 16 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| | II | 37,9 | 48,2 | 42,8 | 27,2 | 20,5 | 13,8 | 1,4 | 153 | 1,27 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 |

Эзоҳ: I – содирот; II – воридот.

Муҳосибаи муаллиф дар асоси: Фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОПҚТ, 2020, 2022, 2023. – С. 14-15.

Минбаъд бо мақсади вусъат додани шарикии стратеги дар соҳаҳои саноат, пеш аз ҳама, ба масъалаҳои зерин диққати махсус додан лозим аст: ташкил намудани комиссияҳои муштарак; ифтитоҳи намоёндагиҳои тижоратии ду кишвар; гузаронидани номолиши молҳои саноатӣ; рушди заминаи институтсионалии ҳамкорӣ дар соҳаи илму маориф, ташаккули заминаҳои инфрасохтори рушди соҳибкорӣ бо назардошти тавсеаи шарикии стратегии субъектҳои хоҷагидор ва ғайра. Муайян намудани квотаҳои давлатӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ва фароҳам овардани заминаи ҳуқуқии ҳамкориҳои ширкатҳои саноатии ду кишвар бо назардошти татбиқи принципҳои шарикии стратегӣ низ аз аҳамияти хос бархурдор мебошад.

Ҳамкориҳои дучониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон аз ибтидо дар фазои судманд ва ҳусни тафоҳум сурат гирифта, айни замон дар сатҳи баланди рушд қарор доранд. Дар вақти муҳокимаи масъалаҳои муҳимми дорои характери байналҳалкӣ ва минтақавӣ мавқеи тарафҳо наздик ва ё якхела мебошад.

Саноати сабук, металлургияи ранга, энергетика, нақлиёт, коммуникатсия ва кишоварзӣ асоси ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистону Қазоқистонро ташкил медиҳанд. Сарфи назар аз ба даст овардани натиҷаҳои мусбат дар солҳои охир, иқтисодии бузурги шарикии стратегӣ байни корхонаҳои саноатии Тоҷикистону Қазоқистон амалӣ нашуда боқӣ мемонад, ки ҷустуҷӯи минбаъдаи самтҳои ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҳарду кишварро тақозо мекунад.

Дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Федератсияи Русия мавқеи махсусро ишғол намуда, шарикӣ асосии стратегӣ эътироф шудааст. Айни замон шарикии стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар соҳаҳои энергетика, металлургияи кӯҳӣ ва муҳочирати меҳнатӣ ба таври барҷаста мушоҳида мешавад. Соҳибкорони тоҷик дар фазои иқтисодии Русия фаъолона ширкат доранд. Дар назар аст, ки дар оянда ширкатҳои русӣ дар бунёди нерӯгоҳҳои нави барқию обӣ, истихроҷи нафт, ангишт ва металлҳои қиматбаҳо ширкат варзанд.

Халқҳои Тоҷикистон ва Чинро риштаҳои чандинасраи ҳамдигарии иқтисодӣ ва маданӣ муттаҳид менамоянд. Пас аз ба даст овардани истиқлолият Тоҷикистон доираи ҳамкориҳои иқтисодӣ бо ҶМЧ хеле васеъ гардид. Тоҷикистон ва Чин бо назардошти ниёзҳои воқеии густариши равобити дучониба ва густариши босуръати ҳамкориҳои ду кишвар дар бахшҳои мухталиф дар мавриди роҳандозии равобити шарикии стратегии дучониба ба тавофуқ расиданд.

Дар ҳоли ҳозир корхонаҳои саноатии Чин ҳамчун сармоягузори асли дар бахшҳои мухталифи маҷмааи саноатии Тоҷикистон фаъолият мекунанд. Маблағгузориҳои Чин ба инфрасохтори нақлиётӣ ва энергетикӣ Тоҷикистон заминаҳои муносибро барои рушди ҳамкориҳои стратегии ширкатҳои саноатии ҳарду кишвар фароҳам кардааст. Дар баробари ин, дараҷаи баланди менечменти ширкатҳои чинӣ барои ҳалли мушкилоте, ки дар марҳилаҳои ибтидоии

ҳамкорию иқтисодӣ ба миён меоянд, мусоидат мекунад. Нукоти фавқуззикр омили асосии фаъолияти бомуваффақияти корхонаҳои муштарак бо иштироки шарикони чинӣ мебошад. Ҳаҷми сармоягузорию Чин дар Тоҷикистон, бахусус дар бахшҳои кӯҳкорӣ ва нассочӣ, энергетика, нақлиёт ва кишоварзӣ пайваста афзоиш меёбад. Қобилию зикр аст, ки сатҳи баланди рақобатпазирии ширкатҳои чинӣ, таҷриба ва қобилияти мутобиқшавии онҳо дар вазъиятҳои гуногун ба рушди устувори шарикии стратегӣ байни корхонаҳои саноатии ҳарду кишвар мусоидат хоҳад кард. Дар баробари ин ҷиҳати ба роҳ мондани истеҳсоли якҷояи коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, аз ҷумла дар саноати сабук, хурукворӣ ва маъданӣ диққати махсус дода мешавад.

Ҳамин тариқ, метавон бо итминон гуфт, ки дар Тоҷикистон барои густариши ҳамкориҳои стратегии ширкатҳои саноатӣ ва ширкатҳои кишварҳои хориҷи наздику дур заминаи мустақкам фароҳам оварда шудааст. Ба шарофати сиёсати оқилонаи давлат бо кишварҳои ҳамсоя ва як қатор давлатҳои абарқудрати ҷаҳонӣ муносибатҳои нек барқарор гардиданд. Ин як фурсати бузург барои ширкатҳои саноатии кишвари мо, ки бояд дар сатҳу сифати зарурӣ барои роҳандозӣ ва густариши шарикии стратегӣ истифода шавад. Муҳим он аст, ки корхонаҳои саноатии кишвар фаъолияти иқтисодии хориҷии худро дар самти таҳкими шарикии стратегӣ инкишоф диҳанд.

Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки шарикии стратегӣ мисли тамоми дигар соҳаҳои фаъолияти иқтисодӣ дар зери таъсири омилҳои муайян инкишоф меёбад ва тақмил меёбад ва ё ба мушкилоту монеаҳо дучор мегардад. Ҷиҳати ошкор намудани монеаҳои густариши шарикии стратегӣ модели риёзӣ муҳосиба карда шудааст. Барои муайян намудани омилҳои, ки ба тавсияи шарикии стратегӣ таъсир мерасонанд, бояд як гуруҳи омилҳои, ки аз маҷмуи омилҳои рушди муҳити соҳибкорӣ дар кишвар бармеоянд, баррасӣ намуд. Омилҳои маҳдудкунандаи фазои соҳибкорӣ сиёсати нодурусти иқтисодӣ, нустувории сатҳи макроиқтисодӣ, бочҳои баланди андоз ва гумрукӣ, фасод, сатҳи маблағгузорию бонкҳо, сатҳи ҷинояткорӣ, таҳассуси пасти захираҳои инсонӣ, низоми ғайриодилонаи судӣ, сиёсати нокифояи танзими бозори меҳнат, рушди сусти инфрасохторҳо мебошанд.

Намунаи омории ин тадқиқот ҳамаи ширкатҳои ғайридавлатие мебошанд, ки маҳсулоти худро дар соли 2022 содир кардаанд (Ҷадвали 6). Андозаи намуна бо истифода аз муодилаи Кохран ҳисоб карда шуд.

Фарзияҳои таҳқиқот: 1. Дар байни устуворию муҳити тичорат ва нишондиҳандаҳои содиротии корхонаҳо робитаи мустақим вучуд дорад. 2. Байни шарикии стратегӣ ва нишондиҳандаҳои содиротии корхонаҳо робитаи вучуд дорад.

Дар марҳилаи аввал, робитаи устуворию муҳити соҳибкорӣ ва нишондиҳандаҳои фаъолияти содиротии корхона ҳисоб карда шуд. Дар асоси дараҷаи аҳаммиятнокию санҷиши коррелятсияи Спирмен, ки камтар аз 0,05 аст, мо ба хулосае омадем, ки фарзияи сифр рад ва фарзияи коррелятсия тасдиқ карда мешавад (коэффисienti коррелятсия 0,86).

ТАСНИФОТИ НИШОНДИҲАНДАҲО

| Нишондиҳанда | Ширкат | Теъдод | Вазни қиёсӣ (%) | 100 % |
|---------------------------|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Андозаи ширкат | Хурд | 76 | 31,5 | + |
| | Миёна | 148 | 61,5 | |
| | Бузург | 17 | 7 | |
| Навъи фаъолият | Истеҳсол | 65 | 27 | + |
| | Тиҷорат | 93 | 39 | |
| | Хизматрасонӣ | 83 | 34 | |
| Собиқаи корӣ | Аз 1 то 3 сол | 21 | 9 | + |
| | 4 то 6 сол | 118 | 49 | |
| | Аз 5 то 10 сол | 54 | 22 | |
| | Беш аз 10 сол | 48 | 20 | |
| Соҳаи фаъолият | Саноати хӯрокворӣ | 31 | 13 | + |
| | Саноати сабук | 35 | 15 | |
| | Гӯшту шир | 56 | 23 | |
| | Кӯҳкорӣ | 43 | 18 | |
| | Қисмҳои эҳтиётӣ | 27 | 11 | |
| | Дигар соҳаҳо | 49 | 20 | |
| Ҳачми содирот (долл. ИМА) | То 1 млн | 112 | 46 | + |
| | Аз 1 то 3 млн | 82 | 34 | |
| | Зиёда аз 3 млн | 47 | 20 | |
| Вучуди шарикони стратегӣ | Кам | 88 | 36,5 | + |
| | Хеле кам | 60 | 25 | |
| | Миёна | 72 | 30 | |
| | Зиёд | 16 | 6,5 | |
| | Хеле зиёд | 5 | 2 | |

Яъне, байни муҳити тиҷорат ва фаъолияти содиротии ширкатҳо таносуби қавӣ вучуд дорад. Ҳамин тариқ, фарзияи аввалини таҳқиқот тасдиқ карда мешавад. Яъне байни устувории муҳити тиҷорат ва нишондиҳандаҳои содирот робитаи назаррас ва нисбатан қавӣ вучуд дорад. Дар марҳилаи дуюм робитаи шарикии стратегӣ ва нишондиҳандаҳои содиротии корхонаҳо ҳисоб карда шуд: омори Спирмен камтар аз 0,05 ва коэффисиенти коррелятсия бо 0,88 баробар аст. Яъне байни шарикии стратегӣ ва нишондиҳандаҳои содиротии ширкатҳо робитаи зич вучуд дорад.

Минбаъд мо таҳлили эконометрикии омилҳоеро, ки ба шарикии стратегӣ ширкатҳои содиркунанда таъсир мерасонанд, мегузаронем. Натиҷаҳои модели регрессия дар чадвали 7 оварда шудаанд.

**НАТИЧАҲОИ МОДЕЛИ РЕГРЕССИОНИИ ОМИЛҲОЕ, КИ БА ШОҲИСИ
УСТУВОРИИ ШАРИКИИ СТРАТЕГӢ ТАЪСИР МЕРАСОНАНД**

| Омилҳои муассир ба шарикӣ стратегӣ | Коэффи- циент | t-статистика | Ҳамбастагӣ |
|--|------------------|--------------|------------|
| Сифати маҳсулот | 0,01*** | 4,3 | 0,37 |
| Созишномаҳои гумрукӣ | 0,0005*** | 3,75 | 0,18 |
| Дастрасӣ ба иттилоот | 0,008*** | 2,64 | 0,081 |
| Таъминот ба ашёи хом | - 0,045*** | 3,86 | 0,22 |
| Инкишофи фановариҳои иртиботӣ | 0,003** | 2,33 | 0,083 |
| Дастгирии давлатии соҳибкорон | 0,15** | 2,01 | - |
| Ҷаззобияти фазои сармоягузорӣ | 0,007** | 1,92 | 0,24 |
| Муқаррароти танзимкунандаи содирот ва воридот | 0,012** | 4,3 | 0,37 |
| Рушди низоми бонкӣ | 0,0055** | 3,75 | 0,18 |
| Сатҳи таҳассуси кадрҳои роҳбарикунанда | 0,058** | 2,64 | 0,081 |
| Устувории қурби асъор | 0,145** | 2,01 | - |
| Вучуди созишномаҳои стратегӣ ба кишварҳои ҳамкор | 0,043** | 2,33 | 0,083 |
| Муқаррароти андозбандӣ | 0,145** | 2,01 | - |
| F – Фишер | 11,74*** | - | 1,7 |
| R ² | 0,28 | - | 0,44 |


Эзоҳ: ***, **, * мувофиқан, ҳамбастагиро дар сатҳи 10, 5 ва 1 нишон медиҳад.

Аз рӯй натиҷаҳои ин модел, дар байни тағйирёбандаҳои мавриди омӯзиш қарордошта тағйирёбандаҳои сифати маҳсулот, меъёрҳои гумрукӣ, таъминоти ашёи хом, рушди технологияҳои коммуникатсионӣ ба густариши шарикӣ стратегӣ таъсири назаррас доранд, дар ҳоле ки тағйирёбандаҳои устувории пули миллӣ, мавҷудияти созишномаҳои стратегӣ ва дастгирии давлатӣ ба густариши шарикӣ стратегӣ таъсири камтар доранд.

Дар байни омилҳои баррасишуда омили «Созишномаҳои гумрукӣ» ба густариши шарикӣ стратегӣ бештар (14%) таъсир мерасонад. Мавқеи дуюмро омили «Санади меъёрие, ки фаъолияти содирот ва воридотро танзим мекунад», ишғол мекунад. Омили «Дастрасӣ ба иттилоот» дар ҷои сеюм қарор дорад.

Дар диссертатсия самтҳои асосии рушди шарикӣ стратегӣ корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудаанд. Ҳамзамон, ба стратегияи густариши шарикӣ стратегӣ ширкатҳои саноатӣ дар шакли таъсис ва рушди корхонаҳои муштарақ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад. Агар дар соли 2002 шумораи корхонаҳои муштарақ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 101 ададро ташкил дода бошад, пас дар соли 2021 ин рақам ба 624 адад расидааст ё 6,1 баробар афзудааст. Аммо дараҷаи самаранокии корхонаи муштарақ, махсусан бо назардошти рушди истеҳсолоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда то андозае нигаронкунанда боқӣ мемонад. Дар чунин шароит ба мақсад мувофиқ аст, ки дар шакли таҳия ва татбиқи Стратегияи рушди корхонаҳои муштарақ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешида шаванд.

Ҷанбаҳои методологии чунин стратегияро дар шакли алгоритм ба таври зайл тавсиф кардан мумкин аст (расми 3).



Расми 3. Алгоритми корқард ва татбиқи стратегияи инкишофи корхонаҳои муштарак дар ҶТ

Дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки яке аз самтҳои муҳими густариши шарикӣ стратегӣ дар бахши саноат ташкили кластерҳои минтақавӣ мебошад. Қобили зикр аст, ки имрӯз кластерҳои саноатӣ субъекти фаъоли пешбурди шарикӣ стратегӣ дар аксари кишварҳои пешрафтаи саноатӣ мебошанд. Омӯзиши мушкилот ва дурнамои рушди кластерҳои саноатӣ бо дарназардошти принципҳои асосии шарикӣ стратегӣ яке аз вазифаҳои муҳими ноил шудан ва таъмини рақобатпазирии ширкатҳои ватанӣ ба ҳисоб меравад. Кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол расман ташаккул наёфтаанд, вале дар баъзе мавридҳо аломатҳои онҳо (дар шакли шарикӣ стратегии ширкатҳои саноатӣ) мушоҳида мешавад. Ҳамзамон, шарикӣ технологӣ яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки шарикӣ стратегӣ эътироф шудааст, ки ба ташаккули кластерҳои саноатӣ таъсири калидӣ мерасонад. Технология дар айни замон ҳамчун омилҳои асосии таъмини рақобатпазирии субъектҳои соҳибкорӣ баромад мекунад. Он барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо назардошти татбиқи принципҳои шарикӣ стратегӣ муҳим шуморида мешавад. Ширкатҳои рақобатнопазир наметавонанд татбиқи принципҳои асосии шарикӣ стратегиро таъмин кунанд, ки дар натиҷа онҳо имкониятҳои хуби истифодаи дастовардҳои инноватсионии шарикӣ тичоратро аз даст медиҳанд. Ҳамаи ин аз аҳамият ва нақши муҳимми густариши шарикӣ технологӣ ҳамчун самти афзалиятноки рушди шарикӣ стратегӣ шаҳодат медиҳад. Бояд қайд кард, ки шарикӣ технологӣ дар шаклҳои гуногун зоҳир мешавад, ки муҳимтарини онҳо шарикӣ дар соҳаи фаъолияти тадқиқотӣ ва конструкторӣ мебошад. Барои муайян кардани дараҷаи таъсири омилҳои алоҳида ба раванди тавсеаи шарикӣ технологӣ корхонаҳои саноатӣ ва ташаккули кластерҳои минтақавӣ модели математикӣ таҳия шудааст. Дар байни пурсидашудагон 187 нафар соҳибкорон буданд.

Ҳаҷми интиҳоб дар асоси санҷиши Морган 126 нафарро ташкил дод, ки дар натиҷа 114 саволнома ҷамъоварӣ карда шуд, ки ин 91% шумораи умумии саволномаҳоро ташкил медиҳад. Тибқи меъёри Харрис, баргардонидани 70% саволномаҳо эътимоднокии натиҷаҳои бадастомадаро кафолат медиҳад. Натиҷаҳо дар ҷадвали 8 оварда шудаанд.

Натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳанд, ки азбаски X^1 ҳисобшуда дар ҳама ҳолатҳо аз X^2 зиёдтар аст, пас фарзияи сифр рад карда мешавад ва бо эҳтимолияти 99% мо гуфта метавонем, ки омилҳои баррасишуда (аз саволҳои гузошташуда) ба натиҷаҳои ниҳонии шарикӣ технологӣ ширкатҳо таъсири мусбат мерасонанд. Вобаста ба натоиҷи ин таҳлил нуктаҳои зеринро қайд кардан мумкин аст: дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз ҳам системаи риояи қонун ва расмиятпарастӣ ҳукмфармо аст. Мутаносибан, дар сатҳи корхонаҳои калону миёна ҳадди ақал таҳияи барномаву оинномаҳои марбут ба рушди шарикӣ технологӣ шартӣ муҳимми самаранокии ин навъи шарикӣ стратегӣ мебошад. Аз тарафи дигар, таъмини иттилоотии равандҳои шарикӣ технологӣ ҳамчун омилҳои дуҷуми муҳим эътироф карда мешавад. Огоҳии кормандон аз фалсафа, ҳадафҳо ва вазифаҳои шарикӣ технологӣ, ошноии кормандон бо

системаи шарикии технологӣ дар кишварҳои дигар, огоҳии кормандон аз нақшҳои онҳо дар раванди шарикӣ, ҳавасмандгардонии кормандон барои ҳамроҳ шудан ба шарикии технологӣ – бо тартиб, омилҳои муҳим дар густариши инкишофи шарикии технологӣ шинохта мешаванд.

Чадвали 8.

НАТИҶАҲОИ ТАҲЛИЛИ ЭКОНОМЕТРИКӢ БА САВОЛҲОИ МАТРАҲШУДА

| САВОЛҲОИ АСОСИ | МУОДИЛАҲОИ БА ДАСТ ОВАРДА-ШУДА |
|---|---|
| То чи андоза фароҳам овардани муҳити мусоид барои шарикии технологӣ ба натиҷаҳои он таъсир мерасонад? | $x^2 = 294,52$ $x^2 df = (5 - 1)(6 - 1) = 20 = 37,5$ |
| Танзими меъёриву ҳукукии шарикии технологӣ то чи андоза ба натиҷаҳои он таъсир мерасонад? | $x^1 = 97,432$ $x^2 df = (5 - 1)(7 - 1) = 24 = 42,98$ |
| То чи андоза муҳлатҳои шарикии технологӣ ба натиҷаҳои он таъсир мерасонанд? | $x^1 = 337,104$ $x^2 df = (5 - 1)(7 - 1) = 24 = 42,98$ |
| Чи гуна роҳбарӣ ва идоракунии шарикии технологӣ ба сатҳи ниҳоии даромаднокии он таъсир мерасонад? | $x^1 = 241,677$ $x^2 df = (5 - 1)(7 - 1) = 20 = 37,57$ |

Ҳамин тариқ, рушди яке аз навъҳои пешбари шарикии стратегӣ - кластерҳои саноатӣ бо ташаккул ва рушди шарикии технологияи байни ширкатҳо вобастагии зич дорад. Аз ин лиҳоз, бояд дар доираи сиёсати тавсеаи шарикии стратегӣ ҷиҳати ташаккули кластерҳои саноатӣ бо роҳи суръат бахшидан ба ҳамкориҳои технологӣ кӯшиш ба ҳарч дода шавад.

ХУЛОСА

Натиҷаҳои асосии илмӣ диссертатсия

Таҳқиқоти гузаронидашуда имкон дод, ки хулоса ва тавсияҳои зерин пешниҳод карда шаванд.

1. Тағйироти кулӣ дар ҷаҳони муосир боиси пайдоиши шаклҳои нави ҳамкориҳои субъектҳои хоҷагидор гардид. Ҳадафи асосии роҳбарони ширкатҳо дарёфти роҳҳо ва механизмҳои ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо назардошти мутобиксозии захираҳои дохилӣ барои татбиқи шарикии стратегӣ мебошад. Вазифаи асосии ниҳодҳои давлатӣ имрӯз аз он иборат аст, ки ҷаҳонишавиро ба омили мусбати рушди иқтисоди миллӣ табдил дода тавонанд. Яке аз роҳҳои расидан ба ин ҳадаф густариши шарикии стратегии корхонаҳои саноатӣ мебошад [2-М;3-М].

2. Шарикии стратегӣ ба истифодаи самаранокии потенциали ҳамкориҳои ду ё зиёда ширкатҳо асос ёфтааст. Нақши менечмент дар ин раванд аз дарёфти

самтҳои фоидаи тарафайн иборат аст. Бинобар ин, шарикӣ стратегӣ бояд ба арзишҳои умумӣ ва муштарак асос ёбад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи дигар мамлакатҳо ҷиҳати имкониятҳои истифодаи онҳо дар раванди тақмили минбаъдаи системаи иқтисоди миллӣ, ба шароити ҷаҳонӣ мутобиқ намудани он барои инкишофи равандҳои истеҳсолот, ҷолиби диққат аст. Меъёри истиқлолият, ба андешаи мо, меъёри асосии муайян кардани мафҳуми «шарикӣ стратегӣ» мебошад, зеро он имкон медиҳад, ки шарикӣ аз дигар шаклҳои муносибатҳои байни ширкатҳо фарқ кунад [1-М;3-М;5-М].

3. Тақвияти равандҳои ҷаҳонишавӣ ба рушди равандҳои ҳамгироии байни корхонаҳои саноатии кишварҳои гуногун дар шаклҳои гуногуни шарикӣ стратегӣ мусоидат намуд. Шарикӣ стратегӣ ба табодули мутақобилаи маҳорат, таҷриба, захираҳо, технологияҳо, дастовардҳои илмӣ ва дигар ҷузъҳои таъмини афзалиятҳои рақобатӣ дар бозорҳои хориҷӣ ва дохилӣ мусоидат менамояд. Ин ҳолат зарурати ҷустуҷӯи вариантҳои оптималии таъсиси шарикӣ стратегиро бо назардошти тақмили асосҳои институтсионалӣ ва инфрасохтори рушди фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, ки ҷиҳати ноил шудан ба нишондиҳандаҳои рақобатпазирии ширкатҳои ватанӣ дар муҳити муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ нигаронида шудааст, ба миён меорад [3-М;9-М].

4. Солҳои охир дар Тоҷикистон барои гузаштан аз модели аграрӣ-саноатӣ ба модели саноатӣ-аграрии рушд аз тамоми имкониятҳои истифода бурда мешавад. Аз ҷумла ба субъектҳои соҳибкорӣ имтиёзҳои гуногун пешниҳод шудаанд. Ҳалли ин мушкилот фароҳам овардани фазои муносиби институтсионалиро ҷиҳати рушди шарикӣ стратегӣ тақозо менамояд. Дар баробари ин, бояд ба назар гирифт, ки барои рушди шарикӣ стратегии байни корхонаҳои саноатӣ дастгирии инфрасохторӣ барои ҳамкориҳои самарабахши онҳо зарур аст [2-М;5-М].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

5. Яке аз омилҳои муҳимми рушди шарикӣ стратегии ширкатҳои ватанӣ густариши шарикӣ стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа мебошад. Зарур аст, ки барои рушди ҳамкориҳои стратегӣ байни корхонаҳои саноатии кишварҳо/шарикони Тоҷикистон, аз қабилҳои Федератсияи Россия, Узбекистон, Эрон, Чин, Туркия ва ғайра шароити мусоиди институтсионалӣ фароҳам оварда шавад. Бояд гуфт, ки шарикӣ стратегӣ байни корхонаҳои гуногун пеш аз ҳама ба боварӣ ва ба назар гирифтани шароити мутақобилан судманд асос ёфтааст, ки ин коркарди механизми махсус ва аз ҷиҳати илмӣ асоснокӣ идоракунии ин равандро талаб мекунад. Аз ин лиҳоз, бо дарназардошти вижагиҳои рушди равандҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар фазои ҷаҳонӣ таҳияи механизми мусоидат ба шарикӣ стратегии ширкатҳои ватанӣ хориҷӣ аз муҳимтарин вазифаҳои давлат ба шумор меравад [5-М;7-М].

6. Натиҷаҳои моделсозии математикӣ нишон доданд, ки байни шароити муҳити тиҷорат ва шарикӣ стратегӣ робитаи зич вучуд дорад. Ҳамин тариқ, солҳои охир устувории нисбии пули миллӣ нисбат ба доллари ИМА ва рубли

русӣ омили мусбати рушди баъзе шаклҳои шарикӣ стратегӣ байни ширкатҳои саноатӣ кишвар гардидааст. Шартҳои институтсионалии ифтитоҳи тичорати нав, дастгирии молиявӣ, дастрасӣ ба иттилоот, меъёри бочи гумрукӣ, мавҷудияти ашёи хом, дастгирии давлатӣ низ таъсири муҳим доштанд. Рутбабандии ин ва дигар омилҳо имкон дод, ки стратегияҳои афзалиятноки рушди воридотивазкунанда дар корхонаҳои саноатӣ дар асоси тавсеаи шарикӣ стратегӣ муайян карда шаванд [5-М].

7. Дар шароити кишварҳои рӯ ба инкишоф, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба он шомил мебошад, шакли афзалиятноки шарикӣ стратегӣ таъсис ва рушди корхонаҳои муштарак ба ҳисоб меравад. Дар асоси таҳлили ҳолати имруза ва тамоюли рушди корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон алгоритми таъсис ва фаъолияти бомуваффақияти корхонаи муштарак бо иштироки сармояи хориҷӣ бо назардошти истифодаи васеи принципҳои шарикӣ стратегӣ тартиб дода шудааст. Истифодаи ин алгоритм метавонад чиҳати рушди корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд [1-М].

8. Ба ҳалли масъалаҳои ҷорӣ намудани технологияҳои ҳозиразамон, такмил додани структураи идоракунии корхонаҳо, бо кадрҳои ихтисоснок таъмин намудани онҳо бештар диққат додан лозим аст. Ҳавасмандгардонии таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ бо иштироки сармояи хориҷӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ яке аз самтҳои афзалиятноки рушди корхонаҳои муштарак мебошад. Ҳамзамон, таҳияи Концепсияи миллии рушди шарикӣ стратегии корхонаҳои саноатӣ бо дарназардошти ҷустуҷӯи усулҳои нави ба роҳ мондани ҳамкориҳои муассир бо ширкатҳои муваффақи кишварҳои пешрафта ҳамчун самти афзалиятноки ноил шудан ба параметрҳои рақобатпазирӣ дар бозорҳои хориҷӣ баромад менамояд [1-М;3-М].

9. Дар шароити муосир, бо назардошти амиқтар шудани равандҳои ҳамгирой шаклҳои шарикӣ стратегӣ густариш меёбанд. Дар баробари ин шаклҳои гуногуни шарикӣ стратегӣ дар асоси ҳамкориҳои технологӣ байни корхонаҳои саноатӣ аҳамияти махсус пайдо мекунанд. Ин худ омили муҳими фароҳам овардани шароити мувофиқ барои ташаккули кластерҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад. Барои ташаккули табиӣ кластерҳои саноатӣ шарикӣ технологӣ бояд дар сатҳҳои гуногун мутаносиб инкишоф ёбад [2-М;3-М].

10. Татбиқи тадбирҳои зерин метавонад ба рушди шарикӣ технологӣ бештар мусоидат кунад: огоҳии кормандон аз фалсафа, ҳадафҳо ва вазифаҳои шарикӣ технологӣ; шиносии кормандон бо системаи шарикӣ технологӣ дар кишварҳои дигар; ташаккули эътимод бо вараи байни роҳбарон ва кормандон дар раванди шарикӣ технологӣ; таъмини шаффофияти раванди татбиқи шарикӣ технологӣ; таъмини ҳавасмандгардонии кормандон чиҳати ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои муайяни шарикӣ технологӣ; пешниҳоди имкониятҳои молиявӣ барои роҳбарон барои ҷалби шарикон ва коршиносони соҳа; раванди назорати иҷроӣ қарорҳои қабулшуда дар воҳидҳои маъмурӣ; сатҳи истифодаи технологияҳои коммуникатсионӣ ва

иттилоотӣ дар раванди идоракунии шарикӣ технологӣ ва амсоли он. Хамин тариқ, дар шароити муосир системаи идоракунии дар корхонаҳои саноатӣ таъсири мутақобила бо дигар субъектҳои соҳибкориро ҳамчун омилҳои асосии таъмини рақобат ва ноил шудан ба ҳадафҳои стратегияи ташкилот бо назардошти татбиқи принципҳои асосии шарикӣ стратегӣ бояд ба инбат биғирад [5-М;8-М;9-М].

ИНТИШОРОТ АЗ РҶҶИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

А) Мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд.

[1-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Шарикӣ технологӣ чун самти афзалиятнокӣ шарикӣ стратегӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2024. – №3. – С. 206-210. ISSN 2413-5151.

[2-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Тақмили механизми идоракунии шарикӣ стратегияи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ [Матн] А.С. Маҳмадуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2023. – №3. – С. 119-128. ISSN 2413-5151.

[3-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Асосҳои назариявии муқаммалгардонии муҳити институтсионалии инкишофи корхонаҳои муштарак [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2022. – №4. – С. 66-72. ISSN 2413-5151.

[4-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Самаранокӣ ва маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, С.А. Деҳқонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №8 – С. 199-203. ISSN 2413-5151.

[5-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Арзёбии умумии инкишофи баҳши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ба густариши шарикӣ стратегӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, З. Қосимова // Идоракунии давлатӣ, Маҷаллаи илмӣ сӯси Академияи идоракунии давлати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – №4/2 (49). – С. 63-77. ISSN 2664-0651.

[6-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Ҷанбаҳои назариявии инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, Д.А. Ҳодиев, Ҳ. Давлатов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №4. – С. 87-93. ISSN 2413-5151.

[7-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Таҳлили вазъи муосири фаъолияти корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, Э. Миршарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №4. – С. 100-105. ISSN 2413-5151.

мой-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ.— Душанбе, 2020. – №1. – С. 152-157. ISSN 2413-5151.

Б) Мақолаҳои илмие, ки дар дигар нашрияҳои илмӣ чоп шудаанд.

[8-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Тамоюлҳои асосии рушди корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, А.З. Ҳафизов, С.А. Деҳқонов, С.М. Ҳайдаров, // Паёми Донишқадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – Рашт, 2020. – № 2 (2). – С. 78-84.

[9-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Принсипҳои асосӣ ва авомили ммассир ба инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи байналҳалқии илмию амалӣ дар мавзӯи «Амалисозии ҳадафҳои рушди устувор: таҷрибаи ҳориҷӣ ва миллӣ» (ш. Душанбе, 13 октябри соли 2020). – С. 583-587.

[10-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Захираҳои иттилоотии корхонаю ташкилотҳо [Матн] // А.С. Маҳмадуллоев / Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Рашишҳои стратегии идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ», (ш. Душанбе, 5 апрели соли 2019). – С.131-134.

[11-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Фаъолияти корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Вазъи муосир [Матн] // А.С. Маҳмадуллоев, А. Абдуллозода / Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию-назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию бучетии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш. Душанбе, 22 апрели 2019). – С.163-170.

[12-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Назорати молиявӣ: нақш, мақом ва шаклҳои он дар идоракунии иқтисодӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Идоракунии стратегӣ ва таъмини самаранокии захираҳои энергетикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе, 6 декабри соли 2019). – С.164-166.

[13-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Системаи иттилоотӣ, иқтисодӣ - бахши муҳимми фаъолияти идоракунӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ, илий-назариявии «Меъроси ниёгон, эҳёи хунаҳои мардумӣ дар даврони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», (Душанбе, 27 – уми апрели соли 2019). – С.214-217.

[14-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Земельный налог – основной рычаг финансового регулирования в современных условиях (на материалах Раштского района Республики Таджикистан) [Текст] / А.С. Маҳмадуллоев, Ё.А. Саторов // Журнал Научное знание современности, Международный научный журнал. Выпуск – №4. –Казань, 2019. – С.26-32. ISSN 2541-7827

[15-М]. Маҳмадуллоев, А.С. Нақши сайёҳи ва хунаҳои мардумӣ дар рушди иқтисодии мамлакат [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи илмию назариявӣ «Истиқлолият дастоварди бузурги миллати тоҷик». – Рашт, 5-уми сентябри соли 2018. – С. 190-198.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК: 338.2 (575.3)
ББК: 65.9 (2) 29 (2Т)
М - 36

МАХМАДУЛЛОЕВ АХМАДЖОН САИДЖОНОВИЧ

**РАЗВИТИЕ ФОРМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
(на материалах промышленного сектора Республики Таджикистан)**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
доктора философии (Ph.D), доктор по специальности
6D050700 – Менеджмент (6D050701– Менеджмент)**

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента и маркетинга
Таджикского национального университета

Научный руководитель: **Ходиев Дадахон Абдуллоевич** -
кандидат экономических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Мукаддасзода Фирдавс Мукаддас** -
доктор экономических наук, доцент
кафедры государственного управления
и национальной экономики Академии
государственного управления при Пре-
зиденте Республики Таджикистан

Муртазозода Ораз - кандидат эконо-
мических наук, доцент, начальник
управления исследованием отраслевых
проблем Центра стратегических ис-
следований при Президенте Республи-
ки Таджикистан

Ведущая организация: **Институт экономики и демографии
Академии наук Республики Таджи-
кистан**

Защита диссертационной работы состоится «9» июля 2024 года
в 9:00 часов на заседании диссертационного совета 6D.КOA-004 при
Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе,
проспект Рудаки 17).

С текстом диссертации и авторефератом можно ознакомиться в
научной библиотеке и на официальном сайте Таджикского нацио-
нального университета (www.tnu.tj).

Автореферат разослан « ____ » _____ 2024 г.

**Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.э.н., доцент**



Шамсов И.С.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных условиях основные принципы управления промышленными компаниями претерпели глубокие изменения с учетом усиления процессов глобализации и появления новых форм стратегического партнерства. В конце XX века мировая экономика сменила форму на единую глобальную систему и создала структуру с четко обособленной осью. Глобализация в корне изменила традиционные представления о формах и методах управления экономическими субъектами, способствовала возникновению новых принципов обеспечения конкурентоспособности с учетом развития стратегического партнерства. Развитие транснациональных компаний в таких странах как США, Германия, Японии и некоторых стран Западной Европы определило их особую роль в развитии мировой экономики. Установление факторов, тенденций и перспектив развития единой мирохозяйственной системы с позиции эффективного управления процессами стратегического партнерства между промышленными компаниями весьма актуальна, как в научном, так и в практическом плане.

В нынешних условиях особое значение приобретают формы обеспечения эффективного взаимодействия между субъектами рынка. Глобализация и усиления конкуренции на рынке обусловили поиска эффективных методов достижения синергетического эффекта от реализации основных принципов стратегического партнерства. По сути, стратегическое партнерство становится ключевым условием достижения параметров конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынке. Последнее обуславливает системного изучения теоретико-методологических основ формирования и развития основанных форм стратегического партнерства как важнейшего направления эффективного управления социально-экономических систем.

Основным результатом объективных процессов глобализации является глобальное разделение труда, миграция и концентрация капитала, рабочей силы, производственных ресурсов в глобальном масштабе, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также конвергенция и культурное сближение разных стран. Это объективный процесс, который носит системный характер и охватывает все сферы жизни общества. С другой стороны, этот процесс представляет собой процесс интеграции промышленных компаний на основе стратегического партнерства. Ключевой фактор успеха деятельности промышленных компаний становится степень их вовлеченности в мирохозяйственные связи с учетом становления взаимовыгодного сотрудничества с другими компаниями. Ныне стратегическое партнерство между промышленными компаниями развивается в различных формах, и изучение этого явления с учетом выбора подходящей формы управления в конкретное время и в конкретном месте приобретает особое значение.

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 гг. (НСР-2030) поставлена цель достижения ускоренной индустриализации страны.

Отмечается, что сегодня «...страна нуждается в новой модели развития, основанной на стимулировании инвестиций и новых технологий в реальный сектор экономики (РСЭ), политики продуктивной занятости, ресурсообразующей финансовой системы и, самое главное, адекватного инвестиционного климата. Именно эти сектора в ближайшие годы будут определять качество будущего роста и направления структурных реформ, направленных на повышение эффективности использования национального богатства, представленного человеческим, природным, физическим и финансовым капиталом. Новая модель развития должна обеспечить ускоренный рост промышленности, сельского хозяйства и финансового сектора, создать условия для выхода на новые экспортные рынки, ограничить неэффективный потребительский импорт и снизить зависимость от денежных переводов мигрантов»¹. В этих условиях развитие новых форм стратегического партнерства между промышленными предприятиями с учетом эффективного управления этим процессом существенно актуализируется.

Степень разработанности проблем. Вопросы стратегического партнерства и развития его форм в экономической сфере всегда находятся в центре внимания отечественных и зарубежных ученых и экономистов. Методологические основы изучения вопросов стратегического партнерства глубоко исследованы в классических, неоклассических и институциональных направлениях и учениях экономики.

Вопросы стратегического партнерства в экономике страны и ее регионов частично исследованы в работах отечественных исследователей, таких как А.А. Солиев, А.К. Комилов, Б.М. Джумаев, Г. Джурабаев, Г.Б. Бобосодинова, Д.А. Ходиев, Д.Б. Кадирзода, Д.О. Кандиёрова, И.Р. Ибрагимов, И.С. Шамсов, К.К. Давлатзода, К.Х. Хушахтзода, Л.Х. Саидмурадов, М.Т. Каримова, Н.К. Каюмов, Н.М. Собирзода, Н.Д. Шерова, О. Муртазозода, Р.К. Раджабов, Р.К. Рахимов, С.Дж. Комилов, Т.Б. Ганиев, Т.Д. Низамова, Т.Дж. Усманова, Ф.А. Кодирзода, Ф.М. Мукаддасзода, Ф.С. Обидов, Х.Р. Рахимзода, Х.У. Умаров и др.

Вопросы стратегического партнерства в изучены зарубежным учеными в вопросах становления и развития теории процесса глобализации экономики, такими как А.С. Филипенко, В.Р. Сиденко, Г.П. Мартин, Е.Е. Смирнова, И. Валерстайн, И.А. Кузнецов, Ч. Стиглицс, М. Сузуки, С. Гантингтон, Ф. Фукуяма, Ю.В. Макогон и др.

Вместе с тем, в целях расширения стратегического партнерства промышленных предприятий страны недостаточно проработанными остаются проблемы:

- исследования теоретико-методологических основ стратегического партнерства в условиях усиления процессов глобализации;

¹ Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г., 2016 г. – № 392. – С.72.

- выделения основных факторов и изучения их влияния на расширение стратегического партнерства промышленных компаний;
- систематизации форм и методов государственного регулирования стратегического партнерства промышленных компаний.

В целом, теоретические и методологические вопросы формирования стратегических партнерств в промышленном секторе Республики Таджикистан с учетом принципов, соответствующих условиям республики, не достаточно изучены. Вышеизложенное определило цель и задачи данного исследования и его научно-практическую значимость в достижении стратегических целей социально-экономического развития Республики Таджикистан.

Связь исследования с программами (проектами) или научными темами. Необходимость расширения стратегического партнерства в промышленном секторе отражена в стратегических программах развития национальной экономики, в том числе в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г., государственных программах и стратегиях развития отдельных отраслей промышленности, в том числе легкой, пищевой и тяжелой промышленности, программы развития совместных предприятий, промышленных кластеров, развитие интеграционных процессов в промышленном секторе и др. Тема диссертационной работы соответствует плану научно-исследовательской работы кафедры менеджмента и маркетинга Таджикского национального университета.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью диссертационного исследования является обоснование теоретических положений по развитию форм стратегического партнерства промышленных предприятий и разработке практических предложений и рекомендаций по расширению стратегического партнерства промышленных предприятий Республики Таджикистан в условиях усиления процессов глобализации.

Задачи исследования. Исходя из поставленной цели, в работе предусмотрено решения следующих задач:

- исследование теоретико-методологических аспектов развития форм стратегического партнерства в условиях глобализации;
- изучение основных принципов и факторов развития форм стратегического партнерства в условиях глобализации;
- оценка текущей ситуации и тенденций развития стратегического партнерства в промышленном секторе Республики Таджикистан;
- анализ расширения стратегического партнерства Республики Таджикистан со странами региона как основы двустороннего сотрудничества в промышленных отраслях;
- обоснование основных направлений развития форм стратегического партнерства промышленных компаний в Республике Таджикистан;

– разработка комплекса мероприятий, направленных на расширение стратегического партнерства промышленных предприятий Республики Таджикистан в условиях глобализации.

Объектом исследования являются промышленная сфера Республики Таджикистан, в том, числе, стратегическое партнерство промышленные компаний.

Предметом диссертационного исследования является совокупность экономических и социальных отношений, возникающих в процессе расширения форм стратегического партнерства промышленных предприятий в Республике Таджикистан в условиях глобализации.

Гипотеза исследования. Расширение форм стратегического партнерства в промышленном секторе экономики Таджикистана способствует ускорению индустриализации страны с учетом развития совместных предприятий, формирования кластерных образований и становления крупных корпораций с участием иностранного капитала и активизации инвестиционных процессов.

Теоретическую основу исследования составляют труды классиков экономической науки, отечественных и зарубежных ученых, исследовавших вопросы расширения стратегического партнерства промышленных предприятий, данных научно-исследовательских институтов и нормативно-правовых актов.

Методическую основу исследования составляют принципы и методы совершенствования механизмов стимулирования и расширения стратегического партнерства промышленных предприятий в условиях усиления процессов глобализации. Методологи исследования включает использование диалектического подхода к формированию и реализации промышленной политики, методов анализа и синтеза, индукции и дедукции, математического моделирования, а также стратегического анализа развития промышленных предприятий, разработанных в трудах зарубежных и отечественных экономистов.

Период исследования. Период выполнения диссертационной работы охватывает 2018-2024

Информационной базой исследования послужили законодательные и нормативно-правовые акты, статистические данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, материалы Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Национального банка, нормативно-справочная литература, рекомендации научно-исследовательских институтов, теоретические и эмпирические материалы в монографиях отечественных и зарубежных ученых, материалы конференций и научных журналов, отчеты, статистические данные зарубежных стран, материалы, полученные автором в процессе исследования, а также Интернет-ресурсы.

Этапы и база исследования. Диссертационная работа выполнена в период 2018-2024 гг. на кафедре менеджмента и маркетинга Таджикского национального университета.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании теоретических положений по развитие форм стратегического партнерства промышленных предприятий и разработке практических предложений и рекомендаций по расширению стратегического партнерства промышленных предприятий Республики Таджикистан в условиях усиления процессов глобализации. Наиболее значимые результаты исследования, имеющие элементы научной новизны, заключаются в следующем:

– определены теоретико-методические основы исследования процессов развития стратегического партнерства в условиях глобализации с учетом систематизации форм, направлений и закономерностей сотрудничества компаний-производителей, поставщиков, коммерческих и научных учреждений, основной целью которых является обеспечение синергетического эффекта и повышения уровня конкурентоспособности промышленных предприятий во внутренней и внешней среде, способствующих ускорению индустриализации национальной экономики на базе активизации инвестиционных и инновационных процессов в промышленном секторе экономики;

– обобщены основные принципы и факторы развития различных форм сотрудничества промышленных предприятий, позволяющие выделить критерии, показатели, методы и условия расширения стратегического партнерства в современном мире. Дано авторское определение понятия стратегического партнерства как слияния двух или более организаций на основе соглашения (договора), либо путем создания новой организационной структуры с учетом достижения параметров сбалансированного и эффективного взаимодействия, способствующих оптимизации схем интеграции, повышение конкурентоспособности, эффективной реализации инновационного и экспортного потенциала, при сохранении их юридической и экономической самостоятельности;

– дана оценка современному состоянию и тенденциям развития стратегического партнерства в промышленной сфере Республики Таджикистан, позволяющая выделить факторы, влияющие на развитие промышленной сферы, проблемы и препятствия на пути ее развития, отражающие неэффективность использования основных принципов стратегического партнерства. Разработана экономико-математическая модель на основе факторного анализа с осью переменного фактора «стратегическое партнерство», отражающего ранги влияющих факторов на стратегическое партнерство промышленных предприятий;

– систематизированы проблемы/достижения и перспективы/последствия расширения стратегического партнерства Республики Таджикистан со странами региона как основы взаимовыгодного сотрудничества, способствующих формированию благоприятных условий для развития различных форм стратегического партнерства между промышленными предприятиями;

– обоснованы основные направления расширения стратегического партнерства промышленных предприятий Республики Таджикистан с учетом разработки и реализации стратегии развития совместных предприятий на базе сбалансированного осуществления комплекса мероприятий по развитию институциональной, экономической, научной и культурной среды их функционирования, позволяющий активизацию их инвестиционной деятельности в реализации инновационных/импортозамещающих проектов;

– разработана экономико-математическая модель формирования кластерных образований в промышленном секторе экономики на базе развития технологического партнерства предприятий, способствующий:

✓ развитию благоприятных условий технологического партнерства как базиса кластеризации промышленных предприятий;

✓ активизацию инвестиционных и инновационных процессов в направлении более эффективного использования природно-ресурсного потенциала регионов страны внутри кластерных образований;

✓ формированию кадрового потенциала в промышленном секторе экономики, способного к управлению кластерных образований.

Положения, вносимые на защиту:

– механизм формирования и развития стратегического партнерства как взаимосвязь его основных элементов (методов, форм, условий и направлений сотрудничества) с учетом оптимального сочетания институциональных и инфраструктурных факторов, способствующих сближению промышленных предприятий;

– принципы организации и продвижения стратегического партнерства в условиях глобализации и слияния разных культур, что ставит необходимость развития информационного пространства с учетом неуклонного расширения цифровой экономики, а также важности установления взаимовыгодных отношений между отечественными и зарубежными компаниями с целью обеспечения конкурентоспособности и создания синергетического эффекта;

– модель корреляционной зависимости факторов расширения стратегического партнерства в промышленном секторе Республики Таджикистан, показывающая степень влияния отдельных факторов на процесс сближения предприятий;

– алгоритм разработки и реализации стратегии развития совместных предприятий, отражающий последовательность программирования и реализации государственной политики в направлении расширения деятельности совместных предприятий как приоритетного направления стратегического партнерства с учетом поставленных целей Национальной стратегии развития на период до 2030 года;

– предложения, направленные на кластеризацию приоритетных отраслей промышленности с учетом развития их стратегического партнерства с научными и образовательными структурами страны.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут обогатить теорию управления промышленными предприятиями в условиях расширения интеграционных процессов. Результаты исследования также могут быть использованы при разработке государственной стратегии развития промышленных предприятий, совершенствовании системы управления органов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность промышленных предприятий.

Выводы и предложения автора могут быть использованы в разработке и реализации долгосрочных программ развития промышленных предприятий. Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы, могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекций по курсам «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Основы международного бизнеса», «Экономическая деятельность предприятий». «Экономика промышленности» и др.

Степень достоверности результатов подтверждается достоверностью данных, достаточным объемом материалов исследования, статистической обработкой результатов исследований, публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе результатов теоретических и экспериментальных исследований.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Новизна и результаты диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 6D050700 - Менеджмент (6D050701 - Менеджмент): 10.4. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики; 10.8. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его осуществления. Зависимость управления от характера и состояния экономической системы. Управление изменениями в экономических системах. Теория и практика управления интеграционными образованиями и процессами интеграции бизнеса; 10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм стратегического партнерства; 10.16. Управление организацией в контексте международного бизнеса. Организация и управление международной компанией. Международные бизнес стратегии. Международные альянсы и сети фирм. Слияния и поглощения в международном бизнесе. 10.17. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля. Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на организацию. Миссия организации. Корпоративная социальная ответственность. Социальная и экологическая ответственность бизнеса.

Личный вклад соискателя. Диссертационное исследование проведено соискателем самостоятельно. Положения, выносимые на защиту, разработаны лично соискателем. Автором изучен феномен глобализации и его влияние на экономическое партнерство предприятий, рассмотрены теоретические аспекты

развития форм стратегического партнерства, выделены основные принципы и факторы развития форм стратегического партнерства в условиях глобализации, дана оценка расширению стратегического партнерства Республики Таджикистан со странами региона как основы двустороннего сотрудничества в промышленных отраслях, обоснованы и предложены пути расширения стратегического партнерства промышленных предприятий в форме создания и развития совместных предприятий, а также кластеризация отрасли на базе технологического партнерства.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на научных, научно-практических международных и республиканских конференциях, и семинарах в г. Душанбе (Республика Таджикистан) в период 2018-2024 годов. По результатам исследования получены акты внедрения от Министерства промышленности и новых технологий РТ и Таджикского национального университета.

Публикации результатов диссертации. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 15 научных работах автора, в том числе 7 статьях в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 207 наименований. Работа изложена на 200 страницах компьютерного текста, содержит 34 таблицы, и 9 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и задачи, объект, предмет и методы исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая и методологическая основа, а также показаны научно-практическая значимость и апробация полученных результатов.

В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты развития форм стратегического партнерства в условиях глобализации», рассматривается феномен глобализации и его влияние на экономическое сотрудничество предприятий, исследованы теоретические аспекты развития форм стратегического партнерства, а также изучены основные принципы и факторы развития форм стратегического партнерства в условиях глобализации.

Во второй главе - «Анализ современного состояния и тенденций развития стратегического партнерства в промышленном секторе Республики Таджикистан», анализируется современное состояние и тенденции развития промышленных предприятий Республики Таджикистан, рассматривается расширение стратегического партнерства Республики Таджикистан со странами региона как основы двустороннего сотрудничества в промышленных отраслях, а также ранжируются факторы, влияющие на расширение стратегического партнерства промышленных предприятий Республики Таджикистан.

В третьей главе - «Основные направления укрепления стратегического партнерства промышленных предприятий в Республике Таджикистан», рассмотрена стратегия расширения стратегического партнерства промышленных предприятий в форме создания и развития совместных предприятий, изучены основные условия и возможности кластеризации промышленного сектора на базе расширения технологического партнерства промышленных предприятий.

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссертационного исследования.

В современных условиях одним из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий выступает степень их открытости и эффективное взаимодействие с внешним миром. Партнерство промышленных предприятий с различными экономическими субъектами, как на внешнем, так на внутреннем рынках, становится важным фактором обеспечения их конкурентного преимущества в турбулентной среде углубления глобализационных процессов. Последнее усиливает необходимость системного изучения методов и форм управления промышленными предприятиями с учетом расширения форм их стратегического партнерства на базе совершенствования системы менеджмента внешнеэкономической деятельности. В работе отмечается, что глобализация мировой экономики обусловила сближение экономических субъектов в различных формах их стратегического партнерства. По сути глобализация выступает в качестве причинно-следственного фактора расширения стратегического партнерства между субъектами экономики независимо от их географического расположения и отраслевой принадлежности. В этой связи, новое теоретическое осмысление феномена глобализации чрез призму необходимости расширения стратегического партнерства промышленных предприятий, как способа их вовлеченности в мирохозяйственные связи и обеспечения конкурентоспособности с учетом активизации инвестиционной и инновационной деятельности последних, приобретает особую актуальность.

При этом, важным представляется выбор методического аппарата оптимизации схем управления промышленными предприятиями в условиях углубления интеграционных процессов, способствующих/порождающих горизонтально-вертикальную многофакторность взаимодействия последних с поставщиками, партнерами, транспортно-логистическими компаниями, дистрибьюторами, конкурентами, стейкхолдерами и прочих субъектов рынка в целях их адаптации к динамично изменяющимся условиям конкурентной среды бизнеса.

Обзор содержания исследований ученых в этой области позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе существенно обострилась конкурентная борьба между странами, активизировались процессы международного разделения труда с учетом технологического партнерства субъектов мирохозяйственных связей. При этом роль государства как главного субъекта международных отношений ослабла. Появились крупные компании, способные повлиять на развитие социально-экономических, политических и этнокультур-

ных тенденций по сближению экономических систем. При этом, транснациональные компании превращались в особые системы развития стратегического партнерства между различными субъектами экономических отношений. Основную ось деятельности этих компаний и институтов формирует стратегическое партнерство в различных формах его проявления.

Результатом составляющих глобализации, как развитие глобальной информационных технологий, логистики, транспортных коридоров, активизации инвестиционных процессов, установление стратегических партнерств и др., является снижение цен, доступность покупки и возможность использования товаров и услуг, различные механизмы оплаты и доступа, хранения, потребления, сближение культур и тому подобное. Благодаря экономической глобализации компании получили возможность предлагать свои товары и услуги в нужном месте и в нужное время. Безусловно, следует отметить, что самое главное преимущество процесса глобализации мировой экономики выражается в свободном участии всех стран в мировой торговле, что способствует расширению стратегического партнерства между субъектами экономики.

В работе отмечается, что глобализация и стратегическое партнерство между собой взаимосвязаны и имеют гармоничный тренд развития. По мере углубления глобализации расширяются формы стратегического партнерства. В настоящее время бурное развитие цифровых технологий породило новые формы стратегического партнерства, основанные на сетевые взаимодействия субъектов. При этом, возникновение новых форм стратегического партнерства обусловлено необходимостью достижения стратегических целей, направленных на поиске конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности как отдельных организаций, так и всей экономики в целом.

В работе обобщены основные принципы и факторы, влияющие на развитие форм стратегического партнерства в условиях глобализации, что позволило определить критерии, показатели, факторы и условия расширения стратегического партнерства в современных условиях. При этом, в условиях развивающихся стран стратегическое партнерство между промышленными компаниями развивается преимущественно в форме совместных предприятий, а также кластерных образований. Предпосылкой развитие стратегического партнерства в условиях развивающихся стран выступают меры по созданию свободной конкурентной среды, формирование и реализация эффективной инновационной и инвестиционной политики. Последнее способствует развитию более эффективных форм стратегического партнерства как синдикаты, консорциумы, конгломераты, концерны и др. При этом, важнейшей задачей менеджмента промышленных предприятий выступает создание гибкой системы реагирования на вызовы внешней среды с учетом достижения синергетического эффекта от процессов взаимодействия с партнерами. Последнее в экономической литературе получило название «бриджинга», что означает способность менеджмента организации к построению моста между внутренней и внешней средой предприятия. Механизма управления данным процессом можно представить следующим образом (рис.1).




Рис. 1. Механизм формирования и развития стратегического партнерства

В работе констатируется, что все формы стратегического партнерства имеют свои преимущества и недостатки с позиции обеспечения наилучших условий взаимовыгодного сотрудничества сторон в рамках интегрируемых структур. Несомненным преимуществом стратегического партнерства выступает создание синергетического эффекта от взаимодействия двух и более сторон. При этом в каждом конкретном случае различаются масштабы и последствия преимущества и недостатки отдельных форм партнерства. В этой связи возникает необходимость классификации стратегического партнерства с учетом отдельных признаков, способствующих развитию взаимовыгодного сотрудничества в конкретных условиях. При этом, наиболее распространенные виды стратегического партнерства можно наблюдать по таким признакам как географическая близость, отраслевая принадлежность и технологическая взаимосвязь.

В работе особое внимание уделяется особенностям вертикального и горизонтального направления развития стратегического партнерства. При этом, отмечается, что эти два направления стратегического партнерства между собой тесно взаимосвязаны и оптимальное их сочетание определяет результативность реализуемых проектов в рамках формирующихся интегрируемых структур. Другим немаловажным аспектом изучения стратегического партнерства выступают формы его проявления в виде научных, социальных, образовательных, инвестиционных и экологических объединений, что характеризует специфику использования совместного капитала (рис. 2).

Таким образом, стратегическое партнерства рассматривается как естественный процесс эволюции экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов. По мере усложнения взаимодействия хозяйствующих субъектов совершенствуется формы и методы стратегического партнерства на базе развития интеграционных процессов. Стратегическое партнерство основывается на определенных принципах, в основе которых лежат принципы, характерные для любого вида партнерских отношений, т.е., равноправие партнеров, прозрачность и открытость, взаимовыгодное партнерство и др.

В работе отмечается возрастающая роль определенных предпосылок для развития стратегического партнерства между промышленными компаниями Республики Таджикистан, как на уровне национальной экономики, так и на уровне их взаимодействия с промышленными предприятиями других стран. Необходимость реализации стратегических целей развития страны обусловила принятию кардинальных мер, направленных на индустриализации национальной экономики. По сути, обеспечение экономической безопасности Таджикистана ныне в значительной степени связывается с решением вопросов ускоренной индустриализации страны. Последнее тесно связано с расширением стратегического партнерства в промышленном секторе национальной экономики.

Анализ показал, что промышленный сектор в Республике Таджикистан в последние годы имеет положительные тенденции развития.




Рис. 2. Место стратегического партнерства в системе межфирменных отношений

За последние 8 лет количество промышленных предприятий увеличилось на 492 или 121,2%. Следует отметить, что этот период совпал с периодом экономического и финансового кризисов и неспокойной ситуации на Ближнем Востоке, а также ведение экономических санкций по отношению одного из главных стратегических партнеров Республики Таджикистан - Российской Федерации.

Индекс промышленного производства имеет устойчивый рост по сравнению с предыдущим годом. За рассматриваемый период среднегодовая численность промышленно-производственных рабочих и численность основных рабочих увеличилась на 106%, соответственно. Другими словами,

компании сократили количество административного персонала за счет внедрения современных технологий, что способствует повышению эффективности производства.

Таблица 1.

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

| № | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 / 2015 (% / раз.) |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| I | 2310 | 2043 | 1999 | 2161 | 2164 | 2283 | 2397 | 2802 | 121,2 |
| II | 16770 | 19650 | 23835 | 26362 | 29543 | 32143 | 38829 | 43025 | 2,5 |
| III | 81,2 | 80,9 | 86,8 | 85,6 | 84,2 | 84,3 | 85,3 | 86,3 | 106 |
| IV | 67,0 | 65,9 | 73,8 | 72,1 | 73,2 | 67,7 | 68,3 | 71,2 | 106 |
| V | 111,3 | 116,0 | 121,3 | 110,6 | 113,2 | 108,8 | 120,8 | 109,7 | -1,6 |

Примечание: **I** - количество промышленных предприятий, ед.; **II** - объем промышленной продукции в ценах 2022 г., млн. сомони; **III** - среднегодовая численность промышленно-производственного персонала, тыс. чел.; **IV** - из них рабочих, тыс. чел.; **V** - индексы промышленного производства в процентах к предыдущему году.

Рассчитано по: Промышленность Республики Таджикистан. Статистический сборник // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2023. – С. 9.

Динамика объема промышленной продукции по основным отраслям промышленности в рассматриваемый период развивалась быстрыми темпами (табл. 2.).

Значительный рост наблюдается в металлургическом производстве и выпуске готовых металлических изделий (в 8,6 раза и более), что связано с развитием стратегического партнерства предприятиях отрасли с китайскими компаниями. Среди показателей, представленных в таблице 2. только в одном случае (производства нефти и химических продуктов) наблюдается недостаточный рост и неустойчивый тренд объема производства. К сожалению, ряд межгосударственных соглашений, имеющих характер стратегического партнерства и направленных на проведение геологоразведочных работ с целью поиска месторождений нефти, газа и их дальнейшей переработки, не были до конца реализованы, что отражала уязвимость основных принципов стратегического партнерства в промышленном секторе Таджикистана.

За период с 2015 по 2022 год доля добавленной стоимости отрасли в валовом внутреннем продукте увеличилась с 15,1% до 17,0%. Относительно быстрый рост наблюдается в период с 2015 по 2021 год (23%). Численность занятых во всех отраслях промышленности увеличилась на 106%. Наибольшее развитие наблюдается в производстве резиновых и пластмассовых изделий в 6 раз, производство кожи, кожгалантереи и обуви 2,5 раза, прочие отрасли 2,2 раза, и т.д. Несомненно, эти положительные тенденции являются результатом межгосударственных соглашений по налаживанию стратегического партнерства с такими странами, как Китай, Россия, Казахстан, Турция, Иран, Узбекистан, Пакистан, Индия и др

Таблица 2.

**ДИНАМИКА ОБЪЕМА
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ,**

млн. сомони

| № | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 / 2015 (% / раз.) |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------|
| I | 3482 | 3690 | 4304 | 4900 | 5399 | 7089 | 7608 | 10383 | 2,9 |
| II | 1292 | 1520 | 2354 | 2479 | 2636 | 2870 | 4096 | 4720 | 3,6 |
| III | 41 | 49 | 57 | 63 | 71 | 91 | 120 | 137 | 3,3 |
| IV | 77 | 103 | 119 | 138 | 148 | 142 | 125 | 147 | 190 |
| V | 143 | 115 | 142 | 241 | 260 | 182 | 210 | 272 | 190 |
| VI | 52 | 62 | 79 | 105 | 127 | 87 | 123 | 77 | 148 |
| VII | 86 | 95 | 107 | 147 | 154 | 182 | 268 | 439 | 5,1 |
| VIII | 61 | 86 | 157 | 200 | 265 | 291 | 390 | 524 | 8,6 |
| IX | 1201 | 1655 | 2091 | 2298 | 2593 | 2713 | 2856 | 2924 | 2,4 |
| X | 1450 | 1850 | 2187 | 2708 | 3874 | 4978 | 5967 | 6093 | 4,2 |
| XI | 93 | 114 | 142 | 203 | 308 | 291 | 392 | 588 | 6,3 |
| XII | 28 | 30 | 37 | 38 | 117 | 138 | 158 | 193 | 6,9 |
| XIII | 2549 | 2718 | 3729 | 5688 | 6808 | 7527 | 8107 | 7622 | 2,9 |

Примечание: **I** - производство пищевых продуктов, в том числе напитков и табачных изделий; **II** - текстильное и швейное производство; **III** - производство кожи, кожгалантереи и обуви; **IV** - обработка древесины и производство изделий из дерева; **V** - целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность; **VI** - производство нефтепродуктов; **VII** - химическое производство; **VIII** - производство резиновых и пластмассовых изделий; **IX** - производство прочих неметаллических минеральных продуктов; **X** - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; **XI** - машиностроение; **XII** - прочие отрасли; **XIII** - производство и распределение электроэнергии, воды, газа и тепла.

Рассчитано по: Промышленность Республики Таджикистан. Статистический сборник // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2022, 2023. – С. 14-15.

Индекс производительности труда в отраслях промышленности с 2016 по 2022 гг. увеличился на 55,9% (табл.3). Однако эта тенденция проявлялась в разные годы с разной величиной.

Таблица 3.

**ИНДЕКС
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

| ГОДЫ | В % ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ГОДАМИ | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2016 | 100 | 98,1 | 914,5 | 84,7 | 80,1 | 64,5 | 58,9 |
| 2017 | 101,9 | 100 | 93,2 | 86,3 | 81,6 | 65,7 | 59,9 |
| 2018 | 109,3 | 107,3 | 100 | 92,6 | 87,6 | 70,4 | 64,3 |
| 2019 | 118,0 | 115,9 | 108,0 | 100 | 94,6 | 76,1 | 69,4 |
| 2020 | 124,7 | 122,5 | 114,2 | 105,7 | 100 | 80,5 | 73,4 |
| 2021 | 155,0 | 152,3 | 142,0 | 131,4 | 124,3 | 100 | 91,2 |
| 2022 | 169,9 | 166,9 | 155,6 | 144,0 | 136,2 | 109,6 | 100 |

Рассчитано по: Промышленность Республики Таджикистан. Статистический сборник // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2023. – С. 20.

Такой неравномерный уровень развития свидетельствует о том, что промышленные предприятия находятся под сильным влиянием факторов внешней среды, т.к., малейшее изменение во внешней среде сказывается на темпе и динамике показателей роста отрасли. Развитие интеграционных процессов, как приоритетного направления стратегического партнерства в промышленном секторе, могло бы значительно снизить влияние внешних факторов и обеспечить устойчивое развитие индекса производительности труда.

Это при том, что положительные тенденции роста количества промышленных предприятий и увеличение объема продукции по отраслям в 2022 году (табл. 4) создали возможность для расширения стратегического партнерства в промышленном секторе. Все это подтверждает необходимость формирования институциональной среды развития стратегического партнерства в промышленном секторе национальной экономики.

Таблица 4.

**КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕМ
ПРОДУКЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2022 Г.**

| | КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЕД. | | ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ, МЛН. СОМОНИ | |
|------------|-----------------------------|------|------------------------------|-------|
| | А | Б | А | Б |
| I | 2802 | 2318 | 43025 | 43025 |
| II | 303 | 291 | 8906 | 8906 |
| III | 2318 | 1927 | 43025 | 26497 |
| IV | 181 | 179 | 7622 | 7622 |

Примечание: А – всего, с учетом предприятий частного сектора; Б - в том числе находятся на самостоятельном балансе; I - вся промышленность; II - горнодобывающая промышленность; III - перерабатывающая промышленность; IV - производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Рассчитано по: Промышленность Республики Таджикистан. Статистический сборник // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2023. – С.14-15.

В работе констатируется необходимость расширения социально-экономического сотрудничества Республики Таджикистан с другими странами региона, а также со странами, имеющие сильное экономическое влияние. В 2023 г. в экспорте Республики Таджикистан первое место занимает Казахстан (22,6,8%), на втором месте Китай (17,7%), на третьем месте Турция (8,4%). Анализ показал, ныне национальные интересы Таджикистана во внешней среде реализуется через политику «открытых дверей». Она расширила круг партнеров Таджикистана и создала благоприятную основу для обеспечения широкого участия нашей страны в деятельности международных и региональных организаций. В структуре импорта Республики Таджикистан первую позицию занимает Россия (30,7%), вторую Казахстан (18,5%), третью Китай (16,3%). Именно эти страны считаются стратегическими партнерами Таджикистана в регионе. Если анализировать более глубоко с учетом ряда факторов, наиболее главным стратегическим партнерам Таджикистана выступает Узбекистан, потенциал сотрудничества с которым, особенно в отраслях промышленности, наиболее велик. В будущем, в целях расширения стратегического партнерства в отраслях промышленного сектора, в первую очередь, следует уделить особое внимание следующим вопросам: создание совместных комиссий; открытие торговых представительств двух стран; проведение выставок товаров промышленного производства; развитие институциональной основы взаимодействия в сфере науки и образования, формирование инфраструктурных основ развития предпринимательства с учетом расширения стратегического партнерства субъектов хозяйственной деятельности и др. Немаловажное значение имеет определение государственных квот для студентов высших учебных заведений этих двух стран; создание правовой базы сотрудничества промышленных компаний двух стран с учетом реализации принципов стратегического партнерства и т.п.

С самого начала двустороннее и многостороннее сотрудничество между Таджикистаном и Казахстаном проходило в атмосфере взаимовыгодности и взаимопонимания, и в настоящее время они находятся на высоком уровне развития. При обсуждении важных вопросов международного и регионального характера позиции сторон согласуются, и стороны в основном имеют близкие или схожие позиции.

Легкая промышленность, цветная металлургия, энергетика, транспорт, связь и сельское хозяйство составляют основу экономического сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном. Несмотря на достижение в последние годы положительных результатов нереализованным остается огромный потенциал стратегического партнерства между промышленными предприятиями Таджикистана и Казахстана, что требует дальнейшего поиска путей налаживания взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

**Таблица 5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТРАН-ПАРТНЕРОВ В СТРУКТУРЕ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 2017-2022 гг.**

| Страны-партнеры | № | млн. долл. США | | | | | | % | | | | | | Место | | | | | |
|-----------------|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Казахстан | I | 324,3 | 299,9 | 218,2 | 152,2 | 360,1 | 483,9 | 27,1 | 27,94 | 18,57 | 10,8 | 16,8 | 22,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | II | 514,6 | 536,6 | 739,3 | 757,5 | 818,5 | 957,3 | 18,5 | 17,03 | 22,07 | 24,0 | 19,4 | 18,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Китай | I | 35,4 | 57,1 | 55,5 | 34,4 | 159,6 | 368,3 | 8,3 | 5,32 | 4,72 | 2,4 | 7,4 | 17,2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| | II | 556,3 | 594,1 | 605,5 | 438,4 | 679,7 | 841,7 | 20,0 | 18,85 | 13,9 | 18,07 | 16,1 | 16,3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Турция | I | 233,2 | 276,5 | 233,8 | 203,0 | 232,2 | 179,6 | 19,5 | 25,76 | 19,90 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | II | 105,4 | 124,9 | 143,5 | 119,6 | 158,3 | 171,6 | 3,8 | 3,96 | 4,28 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Узбекистан | I | 57,1 | 155,3 | 172,0 | 83,5 | 129,6 | 178,3 | 4,8 | 14,47 | 14,64 | 5,9 | 6,0 | 8,3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | II | 69,3 | 133,2 | 190,2 | 250,2 | 318,2 | 377,0 | 2,5 | 4,23 | 5,67 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Иран | I | 30,4 | 35,2 | 18,1 | 9,4 | 38,9 | 114,4 | 2,5 | 3,28 | 1,54 | 0,7 | 1,8 | 5,3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 |
| | II | 61,4 | 62,1 | 46,2 | 48,3 | 82,0 | 123,8 | 2,2 | 1,97 | 1,37 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Россия | I | 32,1 | 55,2 | 44,3 | 41,0 | 72,5 | 88,2 | 2,7 | 5,14 | 3,77 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| | II | 903,8 | 967,9 | 1009 | 932,6 | 1280 | 1585 | 32,6 | 30,72 | 30,13 | 29,6 | 30,4 | 30,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Италия | I | 16,0 | 16,1 | 11,0 | 15,4 | 10,6 | 15,0 | 1,3 | 1,50 | 0,93 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 14 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| | II | 17,8 | 36,0 | 34,5 | 22,8 | 22,4 | 27,9 | 0,6 | 1,4 | 1,03 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | - | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 |
| Пакистан | I | 16,7 | 10,1 | 10,4 | 14,2 | 15,2 | 3,1 | 1,4 | 0,94 | 0,88 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 |
| | II | 24,6 | 52,4 | 45,9 | 11,5 | 17,1 | 19,4 | 0,9 | 1,66 | 1,37 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 13 | 9 | 9 | 14 | 10 | 13 |
| Кыргызстан | I | 10,9 | 14,1 | 11,4 | 9,6 | 5,3 | 1,2 | 0,9 | 1,31 | 0,97 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 16 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| | II | 37,9 | 48,2 | 42,8 | 27,2 | 20,5 | 13,8 | 1,4 | 153 | 1,27 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 |

Примечание: I – экспорт; II – импорт.

Расчитано по: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статистический сборник // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2020, 2022, 2023. – С. 14-15.

Во внешней политике Таджикистана Российская Федерация занимает особое положение в масштабах Содружества Независимых Государств и признается основным стратегическим партнером. В настоящее время стратегическое партнерство Республики Таджикистан и Российской Федерации наиболее ярко выраженным образом развивается по таким направлениям как энергетика, горная металлургия и трудовая миграция. В российском экономическом пространстве активно вовлечены таджикские предприниматели. В будущем предусматривается участие российских компаний в строительстве новых ГЭС, добычи нефти, угля и драгоценных металлов.

Народы Таджикистана и КНР объединяют многовековые связи экономического и культурного взаимодействия. После приобретения независимости Таджикистан существенно расширил спектр экономического сотрудничества с КНР. Учитывая реальные потребности в развитии двусторонних отношений и стремительное расширение сотрудничества между двумя странами в различных сферах, Таджикистан и Китай достигли договоренности об установлении двусторонних отношений стратегического партнерства.

В настоящее время промышленные предприятия КНР выступают в качестве основного инвестора в различные сферы промышленного комплекса Таджикистана. Инвестиции КНР в транспортную и энергетическую инфраструктуру Таджикистана создали соответствующие предпосылки для развития стратегического партнерства между промышленными компаниями обеих стран. При этом, высокий уровень менеджмента китайских компаний способствует решению проблем, возникающих на начальных стадиях экономического взаимодействия. Последнее выступает в качестве наиболее ключевого фактора успешного функционирования совместных предприятий с участием китайских партнеров. Постоянно увеличивается объем китайских инвестиций в Таджикистан, в частности, в области горнодобывающей и текстильной промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Важно отметить, что высокий уровень конкурентоспособности китайских компаний, их опыт и умение адаптации в различных ситуациях способствует стабильному развитию стратегического партнерства между промышленными предприятиями обеих стран. При этом, особое внимание уделяется запуску совместных производств по переработке местного сырья, в том числе в отраслях легкой, пищевой и минерально-сырьевой промышленности.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в Таджикистане созданы прочные основы для развития стратегического партнерства промышленных компаний с компаниями стран дальнего и ближнего зарубежья. Благодаря рациональной политике государства наладились хорошие отношения с соседними странами и рядом сверхдержав мира. Это прекрасная возможность для промышленных компаний нашей страны, которую следует использовать на необходимом уровне и качестве для установления и расширения стратегического партнерства. Важно, чтобы промышленные предприятия страны развивали свою внешнеэкономическую деятельность в направлении укрепления стратегического партнерства.

В работе констатируется, что стратегическое партнерство, как и все другие формы экономической деятельности, развивается и совершенствуется под влиянием определенных факторов или сталкивается с проблемами и препятствиями. В целях выявления факторов, препятствующих развитию стратегического партнерства в работе разработана эконометрическая модель. Для определения факторов, влияющих на расширение стратегического партнерства, следует рассмотреть группу факторов, происходящих из совокупности факторов развития деловой среды в стране. К факторам, ограничивающим бизнес-среду относятся неэффективная экономическая политика, нестабильность на макроэкономическом уровне, высокие ставки налоговых и таможенных пошлин, коррупция, ставки банковского финансирования, уровень преступности, низкий уровень квалификации человеческих ресурсов, судебной системы, неэффективная политика регулирования рынка труда, неразвитость инфраструктурных объектов, административная бюрократия, качество государственных услуг и др.

Статистической выборкой данного исследования являются все негосударственные компании, экспортировавшие свою продукцию в 2022 году (табл. 6). Размер выборки был рассчитан с использованием уравнения Кохрана.

Таблица 6.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ШИРКАТ | ТЕЪДОД | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, (%) | 100 % |
|---|------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Размер компании | Малый | 76 | 31,5 | + |
| | Средний | 148 | 61,5 | |
| | Крупный | 17 | 7 | |
| Вид деятельности | Производство | 65 | 27 | + |
| | Торговля | 93 | 39 | |
| | Услуги | 83 | 34 | |
| Опыт работы | от 1 до 3 лет | 21 | 9 | + |
| | от 4 до 6 лет | 118 | 49 | |
| | от 5 до 10 лет | 54 | 22 | |
| | Более 10 лет | 48 | 20 | |
| Сфера деятельности | Пищевая промышленность | 31 | 13 | + |
| | Легкая промышленность | 35 | 15 | |
| | Мясо и молоко | 56 | 23 | |
| | Добыча | 43 | 18 | |
| | Запчасти | 27 | 11 | |
| | Другие области | 49 | 20 | |
| Объем экспорта (долл. США) | До 1 млн. | 112 | 46 | + |
| | От 1 до 3 млн | 82 | 34 | |
| | Более 3 млн. | 47 | 20 | |
| Наличие стратегических партнеров | Мало | 88 | 36,5 | + |
| | Очень мало | 60 | 25 | |
| | Среднее | 72 | 30 | |
| | Много | 16 | 6,5 | |
| | Очень много | 5 | 2 | |

Гипотезы исследования: 1. Существует связь между стабильностью деловой среды и показателями экспортной деятельностью предприятий. 2. Существует связь между стратегическим партнерством и показателями экспортной деятельности предприятий.

На первом этапе производился расчет связи между стабильностью деловой среды и показателями экспортной деятельности предприятия. На основании уровня значимости корреляционного теста Спирмена, который меньше 0,05, делаем вывод об отклонении нулевой гипотезы и подтверждении гипотезы корреляции (коэффициент корреляции 0,86).

То есть, существует сильная корреляция между бизнес-средой и показателями экспортной деятельности компаний. Таким образом, первая гипотеза исследования подтверждается. То есть, между стабильностью бизнес-среды и показателями экспорта существует значительная и относительно сильная связь. Во втором этапе была рассчитана связь между стратегическим партнерством и показателями экспортной деятельности предприятий. И здесь теста Спирмена меньше 0,05, а коэффициент корреляции равен 0,88. Это означает, что между указанными переменными показателями имеется положительная связь.

Далее, осуществляем эконометрический анализ факторов, влияющих на стратегическое партнерство компаний экспортеров. Результаты регрессионной модели представлены в таблице 7.

Таблица 7.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ИНДЕКС УСТОЙЧИВОСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

| Факторы, влияющие на стратегическое партнерство | Коэффициент | t-статистика | Корреляция |
|--|-------------|--------------|------------|
| Качество продукта | 0,01*** | 4,3 | 0,37 |
| Ставки таможенных пошлин | 0,0005*** | 3,75 | 0,18 |
| Доступ к информации | 0,008*** | 2,64 | 0,081 |
| Поставка сырья | - 0,045*** | 3,86 | 0,22 |
| Развитие коммуникационных технологий | 0,003** | 2,33 | 0,083 |
| Государственная поддержка предпринимателей | 0,15** | 2,01 | - |
| Привлекательные инвестиции | 0,007** | 1,92 | 0,24 |
| Нормативные акты | 0,012** | 4,3 | 0,37 |
| Развитие банковской системы | 0,0055** | 3,75 | 0,18 |
| Квалификационный уровень управленческого персонала | 0,058** | 2,64 | 0,081 |
| Стабильность обменного курса | 0,145** | 2,01 | - |
| Наличие стратегических соглашений со странами-партнерами | 0,043** | 2,33 | 0,083 |
| Положения о налогообложении | 0,145** | 2,01 | - |
| F – Фишер | 11,74*** | - | 1,7 |
| R ² | 0,28 | - | 0,44 |

*Примечание: ***, **, * указывают корреляцию на уровне 10, 5 и 1 соответственно.*




Рис. 3. Алгоритм разработки и реализации стратегии развития совместных предприятий в Республике Таджикистан

По результатам данной модели, среди исследуемых переменных значимое положительное влияние оказывают переменные качества продукции, таможенные ставки, поставки сырья, развитие коммуникационных технологий, а переменная устойчивость национальной валюты, наличие стратегических соглашений и государственная поддержка в меньшей степени влияют на стабильность стратегического партнерства. Среди рассмотренных факторов наибольшее влияние на расширение стратегического партнерства оказывает фактор «Таможенные соглашения» (14%). На второй позиции находится фактор «Нормативные акты, регулирующие экспортную и импортную деятельности. Фактор «Доступ к информации» стоит на третьем месте, что также не случайно.

В работе предложены основные направления развития стратегического партнерства промышленных предприятий Республики Таджикистан. При этом, особый акцент делается на стратегию расширения стратегического партнерства промышленных компаний в форме создания и развития совместных предприятий. Если в 2002 г. количество совместных предприятий в Республике Таджикистан составляло 101 ед. то в 2021 г. этот показатель увеличился до 624 или возрос в 6,1 раз. Однако уровень эффективности функционирования СП, особенно с учетом развития импортозамещающего и экспорта, ориентированного производства оставляет желать лучшего. В таких условиях целесообразно принятие конкретных мер в виде разработки и реализации Стратегии развития совместных предприятий в Республике Таджикистан. Методические аспекты такой стратегии можно описать в виде алгоритма следующим образом (рис. 3).

В работе отмечается, что одним из важных направлений расширения стратегического партнерства в промышленном секторе является создание региональных кластеров. Стоит отметить, что сегодня промышленные кластеры выступают активным субъектом продвижения стратегического партнерства в большинстве промышленно развитых стран. Исследование проблем и перспектив развития и развития промышленных кластеров с учетом основных принципов стратегического партнерства является одной из важных задач для достижения и обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний. Промышленные кластеры в Республике Таджикистан официально еще не сформированы, но в ряде случаев можно наблюдать их признаки (в форме стратегического партнерства промышленных компаний). При этом одним из важнейших и приоритетных направлений стратегического партнерства, оказывающим ключевое влияние на формирование промышленных кластеров, признано технологическое партнерство. Технологии в настоящее время выступают в качестве ключевого фактора обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Последнее имеет важное значение для налаживания взаимовыгодного сотрудничества с учетом реализации принципов стратегического партнерства. Неконкурентоспособные компании не способны обеспечить реализацию принципов стратегического партнерства, вследствие чего упускают хорошие возможности использования инновационных достижений партне-

ров по бизнесу. Все это указывают на актуальность и своевременность расширения технологического партнерства как приоритетного направления развития стратегического партнерства. Важно отметить, что технологическое партнерство проявляется в различные формы, важнейшим из которых выступают партнерство в сфере научно-исследовательской деятельностью. Для определения степени влияния отдельных факторов на процесс расширения технологического партнерства промышленных предприятий и формирования региональных кластеров разработана математическая модель. В число респондентов вошли 187 предпринимателей.

Размер выборки на основе критерия Моргана составил 126 человек, в итоге было собрано 114 анкет, что составляет 91% от общего количества анкет. По критерию Харриса возврат 70% анкет гарантирует достоверность полученных результатов. Результаты представлены в табл.8.

Таблица 8.

Результаты эконометрического анализа

| ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ | ПОЛУЧЕННЫЕ УРОВНЕНИЯ |
|---|---|
| В какой степени создание благоприятной среды для технологического партнерства влияет на его конечные результаты | $x^2 = 294,52$ $x^2 df = (5 - 1)(6 - 1) = 20 = 37,5$ |
| В какой степени нормативно-правовое обеспечение технологического партнерства влияет на его конечные результаты | $x^1 = 97,432$ $x^2 df = (5 - 1)(7 - 1) = 24 = 42,98$ |
| В какой степени сроки реализации технологического партнерства влияют на его конечные результаты | $x^1 = 337,104$ $x^2 df = (5 - 1)(7 - 1) = 24 = 42,98$ |
| Как лидерство и управление технологическим партнерством влияют на его прибыль | $x^1 = 241,677$ $x^2 df = (5 - 1)(7 - 1) = 20 = 37,57$ |

Полученные результаты показывают, что поскольку расчетное X^1 во всех случаях больше X^2 , то вероятность (гипотеза) нуля отвергается, и с вероятностью 99% можем утверждать, что рассмотренные факторы (произведенные от поставленных вопросов) оказывают существенное положительное влияние на его конечные результаты. По результатам анализа можно отметить следующие моменты: в Таджикистане до сих пор господствует система право применения и формализма. Соответственно, на уровне крупных и средних предприятий, по крайней мере, разработка программ и уставов, связанных с развитием технологического партнерства, является важным условием эффективности этого вида стратегического партнерства; информационное обеспечение процессов технологического партнерства признается вторым важным фактором. Осведомленность сотрудников о философии, целях и задачах технологического партнерства, знакомство сотрудников с системой технологического партнерства в других странах, осведомленность

сотрудников о своих ролях, поощрение и стимулирование сотрудников к вступлению в технологическое партнерство, в совокупности имеют ключевое значение.

Таким образом, развитие и одного из ведущих видов стратегического партнерства - промышленных кластеров находится в тесной зависимости от формирования и развития технологического партнерства между компаниями. В связи с этим следует предпринять усилия в русле политики расширения стратегического партнерства для формирования промышленных кластеров путем постепенного ускорения технологического партнерства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

Проведенные исследования позволили представить следующие выводы и рекомендации.

1. Глобальные изменения в современном мире обусловили появление новых форм взаимодействия между экономическими субъектами. Ключевой целью менеджеров компании становится поиск путей и механизмов взаимовыгодного сотрудничества с учетом применения внутренних ресурсов для реализации стратегического партнерства. Главная задача государственных институтов сегодня состоит в том, чтобы сделать глобализацию положительным фактором для развития национальной экономики. Одним из способов реализации данной цели выступает расширение стратегического партнерства промышленных предприятий [2-А;3-А].

2. Стратегическое партнерство основано на эффективном использовании потенциала взаимодействия между двумя или более компаниями. Роль менеджмента в этом процессе заключается в нахождении точек прикосновения взаимных выгод. Соответственно, стратегическое партнерство должно основываться на общих и разделяемых ценностях. При этом, партнеры в процессе стратегического сотрудничества остаются независимыми. Для Республики Таджикистан примечателен опыт других стран с точки зрения возможностей их использования в процессе дальнейшего совершенствования механизмов управления национальной экономической системы, ее приспособления к мировым условиям развития производственных процессов [1-А;3-А;5-А].

3. Усиление процессов глобализации способствовало развитию интеграционных процессов между промышленными предприятиями различных стран в различных формах стратегического партнерства. Стратегическое партнерство способствовало взаимообмену навыками, опытами, ресурсами, технологиями, научными достижениями и др. составляющими обеспечения конкурентных преимуществ на внешнем и внутреннем рынке. Последнее обуславливает поиска оптимальных вариантов налаживания стратегического партнерства с учетом совершенствования институциональных и инфраструктурных основ развития внешнеэкономической деятельности, направленных на дости-

жения параметров конкурентоспособности отечественных компаний в среде мирохозяйственных отношений [3-А;9-А].

4. В последние годы Таджикистан использует все возможности, включая предоставление различных льгот хозяйствующим субъектам, для перехода из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрной модели развития. Решение этой проблемы предполагает формированию соответствующей институциональной среды для развития стратегического партнерства. При этом, следует учесть, что для развития стратегического партнерства между промышленными предприятиями необходимо инфраструктурное обеспечение их эффективного взаимодействия [2-А;5-А].

Рекомендации по практическому использованию результатов

5. В целях расширения стратегического партнерства Республики Таджикистан со странами региона необходимо создание благоприятных институциональных условий развития стратегического партнерства между промышленными предприятиями стран/партнеров и Таджикистана, таких как Российская Федерация, Узбекистан, Иран, Китай, Турция и др. Следует отметить, что стратегическое партнерство между различными компаниями основывается прежде всего на доверии и учете взаимовыгодных условий, что требует разработки научно обоснованного механизма [5-А;7-А].

6. Результаты математического моделирования показали, что между условиями деловой среды бизнеса и стратегическими партнерством имеется тесная корреляционная связь. Так, в последний год относительная устойчивость национальной валюты по отношению к долл. США и российского рубля стала положительным фактором развития некоторых форм стратегического партнерства между промышленными компаниями в стране. Немаловажное влияние также имели институциональные условия открытия нового бизнеса, финансовая поддержка, доступ к информации, ставки таможенных пошлин, доступность сырья, государственная поддержка. Ранжирование этих и других факторов, позволили выделить наиболее перспективные стратегии развития импортозамещения в промышленных предприятиях на базе расширения стратегического партнерства [5-А].

7. В условиях развивающихся стран, к которым относятся Республика Таджикистан, наиболее перспективной формой стратегического партнерства выступают совместные предприятия. На базе анализа современного состояния и тенденции развития совместных предприятий в Республике Таджикистан разработан алгоритм создания и успешного функционирования СП с участием иностранного капитала, учитывающего широкого использования принципов стратегического партнерства. Использование данного алгоритма может способствовать СП в Республике Таджикистан [1-А].

8. Следует больше внимания уделять решению проблем внедрения современных технологий, совершенствованию структур управления предприятием, обеспечению квалифицированных кадров. Создание стимула для создания новых промышленных предприятий с участием иностранного капитала в свободных экономических зонах являются одними из приоритетных

направлений развития СП. При этом, развитие национальной концепции развития стратегического партнерства промышленных предприятий с учетом поиска новых методов налаживания эффективного взаимодействия с успешными компаниями развитых стран выступает в качестве приоритетного направления достижения параметров конкурентоспособности на внешних рынках [1-А;3-А].

9. В современных условиях с учетом углубления интеграционных процессов расширяются формы стратегического партнерства. При этом особое значение приобретают различные формы стратегического партнерства, основанные на технологическом сотрудничестве промышленных предприятий. Последнее выступает как важным фактором создания соответствующих условий для формирования промышленных кластеров. Для естественного формирования промышленных кластеров технологическое партнерство должно развиваться сбалансированно на разных уровнях [2-А;3-А].

10. Реализация следующих мер может наиболее эффективным образом содействовать развитию технологического партнерства: осведомленность сотрудников о философии, целях и задачах технологического партнерства; ознакомление сотрудников с системой технологического партнерства в других странах; формирование доверия между руководителями и сотрудниками в процессе технологического партнерства; обеспечение прозрачности процесса реализации технологического партнерства; обеспечение мотивации сотрудников на выполнение определенных показателей технологического партнерства и др. Таким образом, в современных условиях система менеджмента в промышленных предприятиях призвана учитывать эффекта взаимодействия с другими хозяйствующими субъектами как наиболее ключевого фактора обеспечения конкурентоспособности и достижения стратегических целей организации с учетом реализации основных принципов стратегического партнерства [5-А;8-А;9-А].

ПУБЛИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ

А) В рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

[1-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Шарикии технологӣ чун самти афзалиятноки шарикии стратегӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2024. – №3. – С. 206-210. ISSN 2413-5151.

[2-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Такмили механизми идоракунии шарикии стратегии ҷамъиятҳои саҳомӣ [Матн] А.С. Маҳмадуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2023. – №3. – С. 119-128. ISSN 2413-5151.

[3-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Асосҳои назариявии мукамалгардонии муҳити институтсионалии инкишофи корхонаҳои муштарак [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷти-

мой-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2022. – №4.– С. 66-72. ISSN 2413-5151.

[4-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Самаранокӣ ва маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, С.А. Дехқонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №8 – С. 199-203. ISSN 2413-5151.

[5-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Арзёбии умумии инкишофи баҳши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ба густариши шарикӣ стратегӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, З. Қосимова // Идоракунии давлатӣ, Маҷаллаи илмию сиёсии Академияи идоракунии давлати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – №4/2 (49). – С. 63-77. ISSN 2664-0651.

[6-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Ҷанбаҳои назариявии инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, Д.А. Ҳодиев, Ҳ. Давлатов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2020. – №4. – С. 87-93. ISSN 2413-5151.

[7-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Таҳлили вазъи муосири фаъолияти корхонаҳои муштарақ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, Э. Миршарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ.– Душанбе, 2020. – №1. – С. 152-157. ISSN 2413-5151.

Б) Научные статьи, опубликованные в других научных изданиях.

[8-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Тамоюлҳои асосии рушди корхонаҳои муштарақ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев, А.З. Ҳафизов, С.А. Дехқонов, С.М. Ҳайдаров, // Паёми Донишқадаи омӯзгорӣ Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – Рашт, 2020. – № 2 (2). – С. 78-84.

[9-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Принсипҳои асосӣ ва авомили ммассир ба инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи байналҳалқии илмию амалӣ дар мавзӯи «Амалисозии ҳадафҳои рушди устувор: таҷрибаи ҳориҷӣ ва миллӣ» (ш. Душанбе, 13 октябри соли 2020). – С. 583-587.

[10-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Захираҳои иттилоотии корхонаю ташкилотҳо [Матн] // А.С. Маҳмадуллоев / Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Равишҳои стратегии идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ», (ш. Душанбе, 5 апрели соли 2019). – С.131-134.

[11-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Фаъолияти корхонаҳои муштарақ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Вазъи муосир [Матн] // А.С. Маҳмадуллоев, А. Абдуллозода / Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию-назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию бучетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш. Душанбе, 22 апрели 2019). – С.163-170.

[12-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Назорати молиявӣ: нақш, мақом ва шаклҳои он дар идоракунии иқтисодиёт [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конфе-

ренсияи илмӣ – амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Идоракунии стратегӣ ва таъмини самаранокии захираҳои энергетикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе, 6 декабри соли 2019). – С.164-166.

[13-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Системаи иттилоотӣ, иқтисодӣ - баҳши муҳимми фаъолияти идоракунии [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ, илий-назариявӣ «Меъроси ниёгон, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар даврони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», (Душанбе, 27 – уми апрели соли 2019). – С.214-217.

[14-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Земельный налог – основной рычаг финансового регулирования в современных условиях (на материалах Раштского района Республики Таджикистан) [Текст] / А.С. Маҳмадуллоев, Ё.А. Саторов // Журнал Научное знание современности, Международный научный журнал. Выпуск – №4. –Казань, 2019. – С.26-32. ISSN 2541-7827

[15-А]. Маҳмадуллоев, А.С. Нақши сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ дар рушди иқтисодиёти мамлакат [Матн] / А.С. Маҳмадуллоев // Маводи конференсияи илмию назариявӣ «Истиқлолият дастоварди бузурги миллати тоҷик». – Рашт, 5-уми сентябри соли 2018. – С. 190-198.

АННОТАТСИЯ

ба диссертатсияи Маҳмадуллоев Аҳмадҷон Саидҷонович дар мавзуи “Инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ (дар мисоли баҳши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон)” барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D050700 - Менеҷмент (6D050701 - Менеҷмент)

Калидвожаҳо: шарикӣ стратегӣ, ҷаҳонишавӣ, менеҷмент, корхонаҳои саноатӣ, принципҳои шарикӣ стратегӣ, шаклҳои шарикӣ стратегӣ, корхонаҳои муштарак, синдикатҳо, иттиҳодияҳо, конгломератҳо, ширкатҳои фаромиллӣ, шарикони стратегӣ, рақобатпазирӣ, воридотивазкунӣ, содирот, шарикӣ технологӣ, кластер, инноватсия.

Аҳаммияти мавзуи таҳқиқоти роҳи нақши афзояндаи шарикӣ стратегӣ ҷиҳати таъмини рақобатпазирӣ ширкатҳои саноатӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ иқтисодӣ муайян менамояд.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба концепсияи идоракунии рақобатпазирӣ ширкатҳои саноатӣ дар асоси эҷоди таъсири синергетикӣ аз ҳамкорӣ бо шарикони иқтисодӣ дар шароити шиддатҳои равандҳои ҷаҳонишавӣ асос ёфтааст. Натиҷаи асосии ҷаҳонишавӣ тақсимоли ҷаҳонӣ меҳнат, муҳочират ва тамаркузи сармоя, қувваи корӣ, захираҳои истеҳсоли дар миқёси тамоми дунё, стандартизатсиякунонии қонунгузорӣ, равандҳои иқтисодӣ ва технологӣ, инчунин ба ҳам наздикшавӣ ва пайванди фарҳангии кишварҳои мухталиф мебошад. Ин раванди объективӣест, ки ҳислати системавӣ дошта, тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа роҳи мегирад. Аз тарафи дигар ин раванд – раванди ҳамгироии ширкатҳо дар асоси шарикӣ стратегӣ мебошад. Дар асл, дар шароити кунунӣ шарикӣ стратегӣ ба омилҳои муҳимтарини таъмини рақобатпазирӣ, ба роҳ мондани фаъолияти навоҷорона ва татбиқи самараноки потенциали содиротии корхонаҳои саноатӣ табдил меёбад ва омӯзиши роҳи усулҳои гузариши он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи муҳимми илмӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳадафи таҳқиқоти диссертатсионӣ асоснок намудани ҷанбаҳои назариявии рушди шаклҳои шарикӣ стратегӣ корхонаҳои саноатӣ ва таҳияи пешниҳоди тавсияҳои амалӣ оид ба гузариши шарикӣ стратегӣ корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити саноатикунӣ иқтисодӣ кишвар мебошад.

Дар қорӣ диссертатсионӣ падидаи ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба шарикӣ иқтисодии корхонаҳо баррасӣ гардида принципҳои асосӣ ва авомилҳои муассир ба инкишофи шаклҳои шарикӣ стратегӣ, чун омилҳои муҳимми таъмини рақобатпазирӣ корхонаҳои ватанӣ, ошкор ва дастабандӣ гардидаанд. Дар робита ба ин шаклҳои мухталифи шарикӣ стратегӣ бо таваҷҷуҳ ба истифодаи онҳо дар шароити иқтисодӣ кушод ва хурди Тоҷикистон нишони дода шудаанд. Омилҳо ва сабабҳо, ки ба рушди шарикӣ стратегӣ корхонаҳои саноатӣ ба сифати монеа зоҳир мешавад, аз тариқи моделсозии риёзӣ санҷида шудаанд.

Инкишофи корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити кунунӣ таҳлил ва арзёбӣ гардида, нақшу аҳаммияти шарикӣ стратегӣ дар боло бардоштани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ онҳо ошкор карда шудааст. Инчунин самтҳои асосии таҳкими шарикӣ стратегӣ ширкатҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷуҳ ба бунёд ва инкишофи корхонаҳои муштарак ва кластерҳои минтақавӣ дар заминаи гузариши шарикӣ технологӣ пешниҳод шудаанд.

АННОТАЦИЯ

на диссертационную работу Махмадуллоева Ахмаджона Саидджоновича на тему “Развитие форм стратегического партнерства в условиях глобализации (на материалах промышленного сектора Республики Таджикистан)” на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D050700 - Менеджмент (6D050701 - Менеджмент)

Ключевые слова: стратегическое партнерство, глобализация, управление, промышленные предприятия, принципы стратегического партнерства, формы стратегического партнерства, совместные предприятия, синдикаты, концерны, конгломераты, транснациональные компании, стратегические партнеры, конкурентоспособность, импортозамещение, экспорт, технологическое партнерство, кластер, инновации.

Актуальность темы исследования определяется возрастающей ролью стратегического партнерства для обеспечения конкурентоспособности промышленных компаний в условиях глобальной экономики.

В основе диссертационного исследования лежит концепция управления конкурентоспособностью промышленных компаний на базе создания синергетического эффекта от взаимодействия с экономическими партнерами в условиях усиления процессов глобализации. Основным результатом глобализации является глобальное разделение труда, миграция и концентрация капитала, рабочей силы, производственных ресурсов в глобальном масштабе, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение и культурная связь разных стран. Это объективный процесс, который носит системный характер и охватывает все сферы жизни общества. С другой стороны, этот процесс представляет собой процесс интеграции компаний на основе стратегического партнерства. По сути, в нынешних условиях стратегическое партнерство становится важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности, налаживания инновационной деятельности и эффективной реализации экспортного потенциала промышленных предприятий. Изучение путей и методов его расширения в условиях Республики Таджикистан считается важной научной проблемой.

Целью диссертационного исследования является обоснование теоретических аспектов развития стратегического партнерства промышленных предприятий и разработка практических предложений и рекомендаций по расширению стратегического партнерства промышленных предприятий Республики Таджикистан в условиях индустриализации национальной экономики.

В связи с этим обозначены различные формы стратегического партнерства с упором на их использование в условиях открытой и малой экономики Таджикистана. С помощью математического моделирования проверены факторы и причины, препятствующие развитию стратегического партнерства промышленных предприятий.

Проанализировано и оценено развитие промышленных компаний Республики Таджикистан в современных условиях, выявлена роль и значение стратегического партнерства в повышении их экономических показателей. Также представлены основные направления укрепления стратегического партнерства промышленных предприятий Таджикистана с учетом создания и развития совместных предприятий и региональных кластеров в контексте расширения технологического партнерства.

ANNOTATION

for the dissertation of Mahmaddulloev Ahmadjon Saidjonovich on the topic “Development of forms of strategic partnership in the context of globalization (based on the materials of the industrial sector of the Republic of Tajikistan)” for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D), doctor in the specialty 6D050700 - Management (6D050701 - Management)

Key words: strategic partnership, globalization, management, industrial enterprises, principles of strategic partnership, forms of strategic partnership, joint ventures, syndicates, concerns, conglomerates, transnational companies, strategic partners, competitiveness, import substitution, export, technological partnership, cluster, innovation.

The relevance of the research topic is determined by the growing role of strategic partnerships to ensure the competitiveness of industrial companies in a global economy.

The dissertation research is based on the concept of managing the competitiveness of industrial companies based on creating a synergistic effect from interaction with economic partners in the context of intensifying globalization processes. The main result of globalization is the global division of labor, migration and concentration of capital, labor, production resources on a global scale, standardization of legislation, economic and technological processes, as well as the rapprochement and cultural connections of different countries. This is an objective process that is systemic in nature and covers all spheres of society. On the other hand, this process is a process of integrating companies based on strategic partnerships. In fact, in the current conditions, strategic partnership is becoming the most important factor in ensuring competitiveness, establishing innovation activities and effectively realizing the export potential of industrial enterprises. The study of ways and methods of its expansion in the conditions of the Republic of Tajikistan is considered an important scientific problem.

The purpose of the dissertation research is to substantiate the theoretical aspects of the development of strategic partnerships of industrial enterprises and to develop practical proposals and recommendations for expanding the strategic partnership of industrial enterprises of the Republic of Tajikistan in the context of industrialization of the national economy.

In this regard, various forms of strategic partnership are outlined, with an emphasis on their use in the open and small economy of Tajikistan. Using mathematical modeling, the factors and reasons that hinder the development of strategic partnerships of industrial enterprises were tested.

The development of industrial companies of the Republic of Tajikistan in modern conditions is analyzed and assessed, the role and importance of strategic partnerships in increasing their economic performance is identified. The main directions for strengthening the strategic partnership of industrial enterprises in Tajikistan are also presented, taking into account the creation and development of joint ventures and regional clusters in the context of expanding technological partnerships.

Ба чоп __.04.2024 иҷозат дода шуд. Андозаи 60x84¹/₁₆.
Коғазӣ офсет. Чопи офсет. Гарнитурани Times New Roman Tj.
Ҷузъи чопии шартӣ 4,0.
Теъдоди нашр __ нусха. Супориши №__.

ҶДММ “ЭР-граф”.
734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.
Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com